

899.550,09  
JU.81

МУЛЛОЁРИ  
ВАНЧЙ  
Ахвол ва ашъор

Китоб аз торнамои [www.vanj.info](http://www.vanj.info) боргирӣ шудааст

291.550.09  
M 81  
АКАДЕМИИ ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ ҲОВАРШИНОСӢ

# МУЛЛОЁРИ ВАН҆ҖӢ

(Аҳвол ва ашъор)

Мураттиб ва муаллифи сарсухан А. ҲАБИБЗОДА

813.904

ДУШАНБЕ—1993

Китобе, ки дар даст доред, аз ахвол ва ашъори бехтарин шоирин **нимай**  
дуввуми асри XIX ва ибтидои асри XX сарзамини шоирхези Бадаҳшон **Мулло-**  
**ӯр Муҳаммади Ёрии Ваинӣ** маълумот медиҳад. Дар баробари ин бори аввал  
ашъори инебатан пурратари ин шоирин номи ҳамонуни китоби мустакил ба **ҳонан-**  
**дагони гиромӣ** пешкаш мешавад. Китоби маъкур ба ҳамони завқмандон ва **иҳлос-**  
**мандони** адабӣёт ва хусусан дӯстдорони ашъори бонамаки **Муллоӯр** лаззати  
**фаровоне** ҳаҳад бахшид.

Интиҷии ҳонанде дар қисми мулҳақот бо ашъори якчанд шонроне, ки ба  
**даҳҷаи ваинӣ** ё ки дарвозӣ шеър ҷадоид карда шинос ҳоҳад шуд.

## САРСУХАН

Чунон ки аз тадқикотхो ва пажуҳишҳо ба назар мерасад, анъанаи тазкиранависӣ ё ки зикри аҳвол ва ашъори шуаро дар адабиёти тоҷик анъанаи қадим буда омада ба рузрои мо расидааст. Ҳусусан дар асри XIX ва ибтидои асри XX дар Бухоро ва Қуқанд қариб 10 тазкира таклиф шудааст. Вале мутаассифона, ҳамаи он тазкираҳо танҳо шоирони сокнии Бухоро, Самарқанд, Қуқанд, Тошканд, Ҳучанд, Истаравшан ва шоирони кӯҳистоне, ки дар ҳамон гирду атрофи шаҳрҳои марказ зиндагони кардаанд, ба онҳо доҳил кардаанд. Аммо аксар шоирони кӯҳистони Бўхорон Шарқӣ ва Бадаҳшон, ки дар маҳалҳон дурдаст зиндагӣ ва эҷод кардаанд, дар ин тазкираҳо доҳил нашудаанд. Шоирони Фориг, Мирзобобо, Мирзо Мурассаӣ, шоир Фавқии Ҳисорӣ, Носех, Абдураҳим, Қозӣ Шафөз, Хотирий, Мирзо Раҷаб, Муҷтими Рогӣ, . Мирзоқадами Қулоби, Шоҳидӣ, Ҷомӣ, Абдулҳай, Ҳундила, Бухорӣ, Раҷча, Ғармӣ, Насими, Ҳаҷрӣ, Қаротегинӣ, Ҳабо, Қули, Маъдум, Маҳмуд, Габро, Маслак, Фитрат, Мавлавӣ Ҳичҷӣ, Шамсиддин, Омӣ, Дарвозӣ, Маҳзун, Орӣ ва Ёрии Ванҷӣ ва боз дигарон аз ҳамини қабил шоирони мебошанд. Шоирони вилояти Бадаҳшони кӯҳистон, ҳамчун Суғи Муборакқадам, Шамшер, Шоҳфутур, Мирзоибод, Ҷаъфар, Шоҳабдуллоҳ, Забъифи ва дигарон низ дар хеч яке аз ин тазкираҳо чойӣ нағирифтанд. Сабаби ин воеаро устод А. Дехотӣ дар маколаи худ «Шоирони кӯҳистон» хеле дуруст иннион дода ҷунуни қайд кардааст:

«Албатта, эҷодиёти онҳоро (яъне шоирони кӯҳистонро) аз як ё дуссе газал иборат аст, гуфта гумони кардан дуруст нест. Аммо сабаби асосии номашхур мондан ва ба тазкираҳо надаромада, гум шуда рафтани дигар асарҳон ни шоирони мухити адабӣ ва аз марказҳои یами дур будани онҳо бояд бошад»<sup>1</sup>.

Ин фикри устод А. Дехотӣ дар ҳақиқат ҳам дуруст буда, сабаби асосии номашхур мондан шоирони кӯҳистон мебошад. Воситаи номашхур мондан Муалло Ермуҳаммади Ёрии Ванҷӣ низ дар ҳамини аст. Роҳҳои душворгузар ва нурхавфу ҳатари Дарвозу Ванҷӣ неш аз инқиlobи оқтиабри ба ҳама қасишида нест. Ҳусусан водии Ванҷ барои бeroҳӣ ва дар як дараи наздики пиряҳҳон кӯҳан воқеъ буданаш, ба шоирони Дарвоз ҳамчун ҷой бадаргагоҳ низ истиғфода бурда меншудааст, ки ба ин фикр нақли С. И. Климентицкий доир ба шоир Ҳамидуллобек, ки бо газаби Мири Дарвоз ба Ванҷ бадарга шудааст, гувоҳӣ медиҳад. Аз он ҷустуҷӯҳои до-

<sup>1</sup> А. Дехотӣ, Қуллиёт, ч. V, Душанбе, 1966, с. 301 – 302.

ир ба ахволу ашъори Муллоёр чунин маълум шуд, ки то инқило-  
би Октябр касе доир ба ин шоир сухане нагуфта ва маълумоте  
надодааст ва ин кор бесабаб нест. Дар ин чо аз маколаи устод  
Дехотӣ ёдовар шуда, фикри уро баёни кардан лозим доистем: у  
чунин менависад: «...Дахҳо шоирон ва адабони боистеъод дар  
камбағалӣ, хорӣ, дар асорати надимин мирҳон Ҳисор, Қӯлоб, ҳо-  
кимони Балҷувон, Дарвоз ва гайра чон додаанд, ё ба «гуноҳ»-и  
саркашӣ кардан аз мадҳкуни онҳо (мирон, ҳокимон) маҳв ва бе-  
номуни нишон карда шуданд»<sup>1</sup>.

Аз он ҷое, ки Ёрмуҳаммади Ёрӣ шоирни пешқадам ва тараф-  
дори ҳалқи камбағал ва ифодакунандай ҳамаи нобаробариҳои  
ҷамъияти феодалии замонаш буд ва у мадҳи шаҳи Дарвоз Сироҷ-  
хонро ҳамчун фитрати насти шоирӣ медонист ва зулмкории уро  
наменисандид, маҷбур шуда аз таъкиби уроҳи Бухоро ва баъд ро-  
ҳи Маккатуллоҳро пеш гирифтааст. Бо он нигоҳи накарда, ки шӯҳра-  
ти Ёрӣ дар Ванҷ на кам аз Мулло Мушғиқӣ дар Бухоро бошад ҳам,  
вале касе аз тарсу бими Сироҷхон ва ҳокимони дигари Дарвоз доир  
ба шӯҳрати Муллоёр забон кушодан наметавонистанд. Олими сове-  
тӣ С. И. Климчицкий доир ба шӯҳратмандии Муллоёр чунин ме-  
нависад: «...Во многих чертах творчество Мулло Иора можно бы-  
ло бы сравнить с творчеством приобретевшего широкую известность  
в Бухаре и Самарканде поэта Мулло Мушғиқи»<sup>2</sup>. Дар Дарвоз  
ривояте мекунанд, ки гӯс Мулло Мушғиқи барои озмуни табъ ва  
мушоира ба Дарвоз омада ҳанӯз ба маркази ноҳия нарасида дар  
бадеха ва байтарак аз як занни содай дарвозӣ шикаст хурда, аз  
ҳамон чо ба Бухоро пас мегардад ва ба маркази Дарвоз—Қалъаи-  
хум рафтай дилёб намешавад. Доир ба маколаи худ «Дарвазские  
фахлавийот» С. И. Климчицкий чунин менависад: «Предмет на-  
стоящей статьи — не описание одного из дарвазских говоров  
таджикского языка, а отражение этих говоров в литературных  
произведениях поэтов преимущественно конца второй половины  
прошлого столетия, написанных не на таджикском литературном  
языке этого периода, а на местном диалекте. Материал по этому  
вопросу был собран мной во время поездок по Дарвазу в 1925 и  
1930 г.г.»<sup>3</sup>.

С. И. Климчицкий дар маколаи зикрёфта асосан доир ба лаҳ-  
чаҳои сухангӯни мардумони Дарвоз ва чигуна инъикос ёфтани за-  
бони лаҳҷаи Дарвоз дар шеър сухан ронда анъанавӣ будани ин  
ходисаро қайд мекунад. У менависад, ки дар адабиёти форсу то-  
чик ин анъанаро Бобо Тоҳири Ҳамадонӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Саъдӣ,  
Восифӣ низ ба кор бурдааст. Муаллифи макола қайд мекунад, ки  
сабаби ба лаҳҷаи дарвозӣ навиштани шеър на аз он чост, ки ин  
муаллифон ба забони адабӣ шеър навиштанро наметавонистанд.

<sup>1</sup> А. Дехотӣ. Намунаҳои адабиёти тоҷик, Сталинобод, 1940, с. 217.

<sup>2</sup> С. И. Климчицкий, Труды, тад. базы, том IX, стр. 70.

<sup>3</sup> «Труды таджикистанской базы IX—история—язык—литература». Изд. АН  
СССР, 1940 г., стр. 65.

на хоҳиши абадӣ гардонидани лаҳҷаи худ дар адабиёт дошта бо-  
шанд, балки ҳамчун воситаи услубӣ ба «мавзӯъҳои паст», ки  
батъҳо аз адабиёти ҳаттии адабӣ бароварда шудааст, ин восита-  
ро кор формудаанд. Вале мақсади асосии онҳо танҳо барои ҳазл-  
омез ва намакии кардани ашъори худ ва наздиқ кардани шакл ва  
мазмунни ангъюрашон ба ҳаёти реалии мардум мебошад, ки ин то да-  
рачае ҳакиқӣ ва реалий будани ин масъаларо мефаҳмонад. Сабаби  
дигари бо услуби маҳсус, яъне лаҳҷаи дарвозӣ шеър эҷод карда-  
ни Муллоӣ ва ҷаҳони нафари дигаре шоирони Дарваз, ба назари  
мо, чунин менамояд, ки шоирон бо ин услугу воситаи ашъори  
танқидӣ ва фикрҳои иҷтимоӣ доштани ашъори худро аз ҷаҳми  
ҳокимони замони пӯшиданӣ будаанд, зоро аксари ҳокимон аз мар-  
думони Бухоро ва туркнажод будаанд, ки ин лаҳҷаро хуб намедо-  
инстанд. Илова бар ин ба ҳонандагонъ ва сомеъони маҳаллӣ фах-  
мидаи ва аз бар кардани шеърҳои ба лаҳҷаи онҳо навишта шуда  
осонтар ва ширинтар менамуд ва барои сурудани он шеърҳо душ-  
ворӣ намекашидаанд. Боз як ҳусусияти ин ашъор дар он аст, ки  
онро ба забони адабӣ баргардонидан низ душворӣ надорад.

Мутаассифона, ҳангоме ки ман китоби «Ганчи парешон»-ро  
тартиб медодам, аз маълумоти ин олимӣ пухтакор ва домани ва-  
сан илмӣ дошта, забоншиноси шуҳратманд С. И. Климицкий, ки  
дар мақолаи «Дарвазские фахлавийот» ба таври пурратар исти-  
фода ишардаам. Ҳусусан маъмулотҳои пурқимати ӯ доир ба  
байзе шоирони Дарваз ва хоса аз Мулло Ёрмуҳаммади Ваҷӣ ба  
тарниш шоюду бояд баҳра набурдем. Пас аз мутолиаи ҷандбора  
равишни гашт, ки доир ба шоирони маҳаллии Дарваз ва ӯз ҷумла  
Мулло Ёрмуҳаммади Ёрӣ пеш аз ҳамон олимони шуравӣ  
С. И. Климицкий маълумот дода будааст. Бартарии маълумоти  
ин олимӣ боз дар он аст, ки ӯ ин маълумотро аз рӯи сарчашмаи  
ҳатти, яъне бабзҳон дар Дарваз ба дasti ҳудаш расидагӣ баён  
кардааст. А дар боран Муллоӣ Ёрӣ чунин менависад: «Наибо-  
леее выходящимся из перечисленных поэтов Мулло Йор-Иори и  
Мулло Азим-Кайфи. О Мулло Йоре сохранилось больше сведений.  
Приводимые ниже биографические данные об этом поэте взяты  
меною из баяза составленного дарвазским же поэтом Аулио Ху-  
сайном».

Мулло Нормахмад, как сообщается в этом баязе происходил  
родом из селения Гумуяк (Gumajak) Ванчского кента и родился  
в 1825 г. Одно время он был мирзой дарвазского шаха, но не по-  
ладил с ним, уехал в Мекку и более в Дарваз не возвращался».

Дар ҷои дигар С. И. Климицкий боз чунин менависад: «Наи-  
более известным в Дарвазе поэтами, произведения которых встре-  
чаются в местных баязах, являются: Мулло Ёрмаҳмад из селе-  
ния Гумуяк, долины р. Ванҷ, писавший под псевдонимом Ёри...».

С. М. Климицкий мақоларо асосан ба лаҳҷаи забони Дарваз  
бахшида бошад ҳам, вале то андозае ба мавҷудияти шоирони ма-  
ҳаллии он ҷо, ба ангъори ба лаҳҷа навиштаи он шоирон, иому та-

халлус ва аз кадом деха будани аксарияти он шоирон ва вазни шеърии онхоро ба қайд гирифтааст.

Доир ба мазмун ва аҳамияти ашъори Мулло Ёр С. М. Климчицкий чунин менависад:

«Произведения Мулло Йора весьма разнообразны. Творчество Мулло Йора представляет большой интерес для истории таджикской литературы, тем более что в его стихах отражен ряд событий, нравы и обычай дарвазского шахства, а не амирской Бухары. Во многих чертах творчество Мулло Йора можно было бы сравнить с творчеством приобретшего широкую известность в Бухаре и Самарканде поэта Мулло Мушфики...»<sup>1</sup>.

Чунин ки мебинем, олими мазкур доир ба эҷодиёти Мулло Ёри Ёри балон баланд додааст. Климчицкий аз осори шеърии Мулло Ёр ташҳо 4 шеъри уро интихоб карда ва қайд мекунад, ки сарфи назар аз мазмунашои, ман онхоро ба мақсади инъикоси лаҳҷон маҳаллии Дарвоз дар шеъро ки мақсади асосии ман буд, ба қайд гирифтам. Шеъро дар макоҷони худ овардаи Климчицкий аз ниҳо иборатанд:

1. Мусулмуну, чи иашлэк бӣ, ки Роҳарв ай ру му...
2. Машу эй бехабар як майдан нуму нҷшу янда...
3. Мусулмуну, аҷаб ҳолам батар шӣ...
4. Кори Гурсун ҳамаги хилаи бечо бидабаст...

Ҳамон ин 4 ғазал 23 байтро ташкил медиҳад.

Чунин таҳмин меравад, ки баёзе, ки С. И. Климчицкий аз уин 4 шеърро гирифта будааст, дар он ашъори Ёрӣ зиёдтар будааст, vale барои ба хоти форсӣ лотинӣ ва боз ба русӣ тарҷума кардан ва шарҳи он қалимоти лаҳҷавиро додан кори басо душвор буда, муаллифи мақола аз қайди ашъори дигари Ёрӣ худдорӣ кардааст. <sup>2</sup> дар ин бора худаш чунин менависад:

«В числе приведенных ниже образцов дарвазской литературы мною выбраны независимо от содержания лишь те стихи Мулло Йора которые имеют непосредственное отношение к затронутой в настоящей работе теме — дарвазскому говору в произведениях дарвазских поэтов»<sup>2</sup>.

Аз ин гуфтаи муаллифи мақола, ба назари мо, чунин менависад, ки дар он баёзи дастнависи Авлио Ҳусайнӣ Мағмум боз ҷанд шеъро дигари Мулло Ёрмуҳаммад мавҷуд будаанд.

Мутаассифона, ҳоло аз он баёзҳо, ки С. И. Климчицкий соли 1925-ум дучор омада буд, асаре нест ва Авлио Ҳусайн низ ба Афғонистон муҳочир шуда рафта буд, ки ҳоло дар қайди ҳаёт ҳам нест. Бинобар гуфтаҳон боло то инқилоби Октябрь маълумоте доир ба ин шоирӣ боистеъдод ба шакли хотӣ ба мо нарасидааст. Шакеъ ки аввалин бор доир ба аҳволи Муллоёр ракам кашидааст, шоир Мағмум-Авлио Ҳусайнӣ Дарвозӣ (Ҷевронӣ) будааст, ки

<sup>1</sup> С. И. Труды т. базы. Том IX, стр. 70.

<sup>2</sup> С. И. Климчицкий. Ҳамон ҷо, с. 70.

байтуб олми шураси С. И. Климчицкий солхон 1925—30 аз баёни узбони мухтасари Ёриро ба мо нақл кардааст.

Ноғифта изошад, ки А. З. Розенфельд дар «Намунаҳои фольклори Дарвоз» чунин кайд мекунад, ки бори аввал номи Мулло Єрмулламад дар очерки И. А. Кисляков «Мардумони Ванҷ» (магнади «Рӯз» Ленинград, № 23, 1934) зикр меёбад». С. И. Климчицкий таъни очерк ва ном боҳабар гашта буд ё не мо ишро намемонем, ишко барон он ки ин муаллиф ҳануз солхон 1925—30 маҳаллийни худро ҷамъ оварда буд, мо уро қашлофи аввалини шонидани Ёр меншуморем. Пас аз тадқикоти С. И. Климчицкий ки бар роҳи тадқики аҳвол ва ашъори Муллоёр заҳмати ғарроҳон қанида ва ҷандии бор ба Ванҷу Дарвозу Бадахшон сифаф кардааст, донишманди мухтарам, профессори донишгоҳи Ленинград, дустдори фольклор ва ҳалки тоҷик Ҳавна Зиновевна Розенфельд мебошад. Ба қушишҳои зиёди ин олимни багайрат онине накарда, афсус ки у доир ба аҳволи Муллоёр маълумоти гонастро дарёфт кардан натавонистааст. Вале ў дар китоби худ «Намунаҳои фольклори Дарвоз» як боби маҳсусро бо унвони «Ноғронни маҳаллий» кушода дар он аз осори 8 нафар шоирони маҳалли намунаҳо зикр кардааст. Аз ҷумла аз осори Мулло Єрмулламад 143 байт ё ки 36 порча ва байти алоҳидаро дар он кайд мекунад. Бояд гузем, ки А. З. Розенфельд дар баробари ашъори фольклори ва лаҳҷавӣ баязे ғазал ва ашъори ба забони адабӣ туғти Муллоёрро дар ин ҷо зикр мекунад ва сабаби он низ равшан аст, зоро у ин ашъорро на аз сарчашмаҳои ҳаттӣ, балки аз ҳадсон мартум навишта гирифтааст, ки аз ин рӯ ба қайд гирифтани ҳамон осори ба вай дучор омада ҳаққони мебошад.

Ишро низ бояд зикр кунем, ки дар нашри осори Муллоёр, ки дар «Намунаҳои фольклори Дарвоз» ба қайд дароварда шудаанд, ҳато ва соҳтакории зиёде ба назар мерасад. Чунончи дар як худи саҳифаи 226 китоб, шеъри аввал мактаи он вайрон карда шуда ва як байтро қадоме соҳтакорӣ карда ба он илова кардааст, ки он як ёдди Ёри нест. Мактаи он шеър дар асл чунин аст:

Бар фиреби ҷилваи дунёи дун, Ёри, маноз,  
Кин аруси бевафо сад хонаи домод сұхт.

Аммо дар китоби А. З. Резенфельд саҳван ба ҷои қалимаи «Ёри» «ҷандон» омада ва боз ин байт илова шудааст:

«Сарнавишти Ёрин бечора дар эҷоди ҳалқ,  
Қисматаш ин буд ҷандон чора кард, барбод сұхт».

Хонандагони гиромӣ аз Лексика (алфоз)-и ин байт пай мебаранд, ки он тарзи гуфтори Муллоёр нест. Дар ҳамини саҳифа матлаи шеъри рақами 4-ро гиред, ки мисраи аввали он «Дардо ки зи сирро руҳи хубон шуда рафтем» ғалат ва бемантиқ буда, дар асл «Дардо ки асири руҳи хубон шуда рафтем» мебошад. Ё ки дар шеъри рақами 2 миёпан сеюм ба ҷои қалимаи «якрангӣ» «найран-

гӣ» ва дар шеъри рақами 9 ба ҷои калимаи «манқал» «манзил» зикр ёфтааст. Қамбудии дигар аз он иборат аст, ки баъзе шеърҳоро С. И. Климчицкий ба дигар шоирон ва А. З. Розенфельд онҳоро ба шоир Ёрӣ нисбат додааст. Чунончӣ шеъри рақами 4 («Намунаҳои фольклори Дарваз», саҳ. 221)-ро Климчицкий ба шоир Саид Аҳмади Орӣ vale А. З. Розенфельд онҳоро ба Ёрии Ванҷӣ нисбат медиҳад. Барои он ки С. И. Климчицкий он шеърҳоро аз сарчашмаи хаттӣ (баёзи Авлиё Ҳусайн) гирифтааст, маълумоти он саҳехтар бояд бошад. Матлаи он ғазали Орӣ чунин аст:

«Мэни дармунда ҳарчанде, ки мекунэм потелэк янда,  
Наши ҳеч ҳосилам як пилтаи токи шиләк янда»...

(С. И. Климчицкий, т. т. б. АН СССР, 1940 том IX, стр. 89).

Аз ин қабил ғалатҳо дар ашъори дар ин китоб дарҷёftаи Ёрӣ боз бисёр аст. Ба ҳар ҳол А. З. Розенфельд нисбат бар дигарон осори Муллоёрро бештар ҷамъ оварда ва дар баъзе аз поварақҳо сабаб ва макони эҷод шудани шеърҳои алоҳидаро шарҳ додааст. Бинобар ин ҳиссаи А. З. Розенфельд дар омузиши аҳвол ва ашъори Муллоёр хеле бузург аст.

Олимаи дигаре, ки аз Муллоёр ном бурда ва як шеъри ўро ба нашр расондааст, Г. Галимова мебошад. Соли 1957 «Дастнависи номаълуми шеърҳои шоирони кӯҳистон /Шарқи сурх/, № 9/ маколае чоп карда як шеъри Муллоёрро низ ба нашр расондааст. Аҳамияти бузурги ин макола дар он аст, ки муаллиф дар он аз шоирони кӯҳистон номбурда ва зарурати омуҳтани аҳвол ва ашъори шоирони кӯҳистонро ба миён мегузорад. Ӯ дар ин бора чунин менависад: «Бояд ҷайд кард, ки бе омуҳттан ва муайян кардани баъзе ҳусусиятҳои ҳоси ин адабиёти «маҳаллий» дар бораи таърихи адабиёти тоҷики ин давра (яъне асри XIX ва ибтиди асри XX—А. X.) тасаввuri пурра доштан мумкин нест».

Гуфтан лозим аст, ки баъд аз маколаи С. И. Климчицкий оид ба омуҳтани адабиёти маҳаллии Дарваз, маколаи Г. Галимова аҳамияти маҳсусро дорост.

Соли 1966-ум дар ҳамин мачаллаи «Садои Шарқ» (№ 6, саҳ. 100—101) маколаи шоир Басир Расо бо унвони «Ашъори тозаи Ёрӣ» чоп шудааст. Ӯ дар ин макола аввал аз маълумоти С. И. Климчицкий ва А. З. Розенфельд доир ба аҳволи шоир Ёрӣ ҳабар дода баъд дар бораи надоштани девони ашъори Ёрӣ чунин менависад: «...Аммо рафти воеа ва худи шеърҳои шоир гувоҳӣ медиҳанд, ки вай девоне такмил надодааст ва дигарон низ ашъори пароқандай ўро дар як ҷо гирд наовардаанд».

Ин гуна ғикри баёнкардан муаллиф ба назари мо дуруст наземаномояд, зеро рафти воеаи навиштани шеър ва шеърҳои шоир ба девон надоштани ӯ гувоҳ шуда наметавонанд. Дар ашъори мавҷудаи шоир ҳам ишорае ба девон надоштанаш ба назар намерасад. Илова бар ин Ёрӣ аз Дарваз баромада ба Бухоро ва аз он ҷо

ба Кобул, Хиндустон ва баъд ба Макка сафар кардааст, ки шояд ийон кас ва ё худи Ёрӣ дар он ҷойҳо девонашро тартиб дода боҷашад. Дар ин бора қайди С. И. Климчицкийро низ ба мадҳи назар гирифтан лозим аст. Ӯ дар ин ҳусус чунин менависад: «Ба ман гуфтанд, ки дар Дарвоз девони Мулло Ёр, Мирзо Ҳабо ва Мирзо Иззатшоҳ мавҷуд аст, вале ман худам онҳоро надидам». Вале чунон ки аз тадқикотҳои баъдина маълум шуд, девони Ҳабо ва Мирзо Иззатшоҳ ҳоло ба даст омаданд, ки аз дуруст будани ишорай С. И. Климчицкий гувоҳӣ медиҳанд ва аз таҳмин дур нест, ки шояд девони Муллоёр ҳам дар дasti касе буда ва то қунун ба модастрас нашудааст. Аммо ба таври қатъӣ ҳукм кардан, ки шоир «девони надорад» ба фикри мо он қадар дуруст намебуд.

Муаллифи он мақола боз ҷунун фикреро ҳам баёни намудааст: «Аз 42 шеъре, ки дар дasti мост 18-тои он ба шахсони алоҳидан таъриҳӣ ва воқеаҳои ба вуҷудомада баҳшида шудаанд. Ин он маъноро дорад, ки Ёрӣ тамоман ба шеърнависӣ шуғл накарда, таинҳо ба воқеаҳо ҳамовоз шудааст».

Ба фикри мо, ба ҷунун ҳулоса омадани ин муаллиф низ баҳеч гуна ҳакиқат рост намеояд. Зоро дар ашъори Ёрӣ шеърҳои ишқӣ кам нестанд ва ғайр аз ин шоир метавонад шеърҳои худро ба шахсони таъриҳӣ баҳшида ва ин ҳеч гоҳ маънини шуғл надоштани ӯро ба шеърнависӣ намефаҳмонад. Аксари ашъори мавҷудаи Ёрӣ ба мавзӯъҳои гувогун ва эҳсосоти шоирона ҳавишта шудаанд, ки пайдоиши онҳо бе шуғлу меҳнати эҷодӣ имконнозазир мебуд. Инъикоси воқеаҳои замон дар ашъори Ёрӣ гувоҳи шоирни бузург будани ӯро мефаҳмонад. Б. Расо дар ин мақола қайд мекунад, ки ӯ ба баёзе «ҷузъигире» дучор омадааст, ки бо дasti худи Ёрӣ ҳавишта шудааст. Дар он ҷузъигир ба ғайр аз дастнависи Ёрӣ боз ҷандӣ намунаи ҳати шоирон ва амалдорони табъи шоиридоштаги Дарвоз мавҷуд будааст. Баёзи дигареро, ки гӯё онро ҳам Ёрӣ тартиб додааст, дар катори шеърҳои ашъори Мирзо Абдулқодиди Бедил ҷандин намунаэро аз шеърҳои худи ӯ дар бар мегирад. Музыкасинона, Б. Расо исбот ва далелҳои бовариноки дастнависи Муллоёр будани ин ду баёз ва ё ки ҷузъигирро дар мақола зикр намекунад. Ӯ дар ин мақола 17 шеъри Ёриро ба табъ расондааст, ки холо ҳам кори савоб аст. Аммо аз қадом сарчашма, қадом шеъри шоирро ба қайд даровард ва инҷунин варажу саҳифаи он сарчашма боз ҳам бекайд монда, адреси шеърҳоро нишон намекунад. Аз ин ҷо ба ҳонандагӣ боварии комил ҳосил намешавад, ки ин осори чопшуда аз баёзҳои дастнависи худи Ёрӣ бошанд.

Олимони Афғонистон дар мачмӯаи «Афғонистон» ва «Таърихи адабиёти Афғонистон» аз Муллоёр ба ин тарик маълумот доадаанд: «Ёрии Дарвозӣ аз шуарори бузурги Ҷаронӣ сездаҳи Дарвозӣ Бадаҳшон аст. Исмаш Мулло Ёрмуҳаммад бини Мулло Малик (ӯ ки Мунуқ-Манак) мебошанд. Вай ба тарафи Бухоро рафта ба дарбори амир Музаффархон расид, сипас ба тарафи Кобул омада, ба тарафи Ҳинд ва аз он ҷо ба сӯи Байтуллоҳ рафт. Шоҳ

чунин пай бурдан мумкин аст, ки шояд Муллоёр дар назди Муллоёр Гул чанд вакте таҳсил карда бошад.

Доир ба таҳсил Муллоёр дар мадрасаҳои Бухоро низ матлумоти саҳехе ба даст надорем. Аммо аз рӯи маълумоти даҳонии ҳамдеҳааш Мулло Давлат, ки вай дар Бухоро таҳсил карда аст, гӯё Муллоёр ба пайванди яке аз хешдухтаронаш, ки зани қадом амалдори амири Бухоро будааст, дар яке аз мадрасаҳои Бухоро ҳонда ва мадрасаро ҳатм кардааст. Ин ривоят ҳам он қадар аз ҳақикат дур нест, зеро амалдорони Бухоро дуҳтарони соҳибчамоли Ванҷу Дарваз, Қаротегину Қўлоб, Ҳисор ва ҳатто Бадаҳшони дурдастро ба ҳар роҳ бурда ба ҳуд завча мекарданд Илова ба ин, аз осори бокимондаи Ёрӣ низ пай бурда мешавад ки вай илми шеърро хуб медонистааст. Ӯ пас аз ҳатми мадраса ба зодгоҳи ҳуд Ванҷ баргашта мири Дарваз Сироҷхон ўро бе мирзои ҳудащ таъни мекунад. Агар шоир маълумоти мадрасави намедошт, шояд ба вазифаи мирзоӣ ҳам таъни намешуд. Да ашъори Ёрӣ ишорае доир ба мирзо буданаш дар мухаммаси ҳаҷви Муло Сонир ба назар мерасад:

«Мулло Гул, гар раис дам зад, бигу ҳарфи дигар бозаш,  
Наҳоҳад аз қадим Мирзо мухаммас баҳри ҳар мезад».

Ба назари мо қалимаи Мирзо дар ин байт ишора ба амали мирзои Муллоёр мебошад. Аз ин байти Ёрӣ низ маълум мешавад, ки ў марди сурхмӯ ва мирзо будааст:

«...Ёрии сурхсар ин байта барои мегуфт,  
Ки бидонанд ҳама мардум, ки мирзо бедабаст».

Муллоёр ҳамчун шоирни пешқадами замон бо тарзи ахлоқу одоб ва таври ҳокимият кардан Сироҷхон розӣ шуда натавониста муносибати онҳо бо ҳам вайрон мешавад. Шоир ҳокими замонро ҳаҷв мекуниад ва бо ин ҳаёти ҳудро дар ҳаҷву ҳатар мегузорад. Ҳосидон ва наздиқони ҳоким Сироҷхонро бар зидди шоир мешӯронанд ва ў маҷбур шуда аз таъқиби ҳоким ба Бухоро раҳсипор мегардад. Ӯ ба Бухоро расида дар мадҳи писари амир Музаффар Абдулаҳадҳон, ки номзади валиҳади амир буд, мухаммаси мадҳия менависад. Вале дарбориёни амир, ки аз он мухаммас оғоҳ мешаванд, қасдан шонрро метарсонанд, ки «бо ин қасидаат амир туро мекушад». Дар ин асно амир, ки он қофази мухаммас навишта дар дасташ буда ва бо хизматгори узбекзабонаша гаизанон карда аз соҳиби нависандай он мадҳи мепурсад, хизматгор ба тарафи Муллоёр ишора карда «бўкишӣ» яъне ин касидаат Аммо Муллоёр, ки забони узбакиро намедонист, қалимаи «букишӣ»-ро «бикӯш», яъне мекуштааст, дониста аз Бухоро гуреза шуда боз ба Ванҷ бармагардад. Ӯ медонист, ки дигар аз таъқиби Сироҷхон ҳалосӣ намеёбад ва бино бар ин, бо ватани азизаш видот карда ба тарафи Кобул ва аз он ҷо ба сӯи Ҳиндустон ва дар охиба сӯи Маккатуллоҳ раҳсипор мегардад ва ҷодари ғурбатро ба са-

арда помиталум шуда меравад. Доир ба симо ва шакли зохирии Муллоёр низ як далели радиашаванда дар даст дорем, ки шоир энэ рафики наизики Муллоёр ба таври хазлу мазох ба ў гуфташад, ки он чунин мебошад:

Одами сурхест ба мавзеи Ванч,  
Хар нафасе мерасадаш дарду ранч.  
Ришу сараш сурху қадаш нурдароз  
Нолакуон меравад хар сү ба ноз...  
Одами обист зи дарёй шур,  
Он налиди сурхсари чашмкүр.  
Нест зи синфи башар он зардлаб,  
Камтарак аз хирс чу дорад насаб...  
Ефт зи дасти Хумедӣ, нобакор  
Сабт ҳамин қисса чу дар шаъни Ѓер.

Ин шеър сохтакорӣ ва ё ғалат нест, зоро оро С. И. Климчицкий из баёз гирифтааст ва зимнан худи Муллоёр ҳам ба дӯсташ гилагузорӣ карда ба як лаҳзаи он шеър ишора мекунад:

Чаро бо дӯstonat ҳарфи бедастур мегӯй?  
Муллоёри ғарibi бенаворо кӯр мегӯй?

Аз ин порчаҳо маълум мешавад, ки дар ҳақикат ҳам он шоирон бо ҳам хазлу мазох ва ҳаҷзу латифа мегуфтаанд.

Ба мо аз ин шеърҳо симои зохирии Муллоёр ба назар равшан мегардад, ки шоир мисли бисёр мардумони Ванч сурхбашара ва биландкад будааст. Профессор А. З. Розенфельд дар поварақи қитобаш (с. 227) қайд кардааст, ки «Малик — акаи Муллоёр, ки дехжони мекард». Вале ба назари мо ин қайд саҳв аст, зоро Малик иеми падари Муллоёр будааст, на исми акааш.

Муллоёр аз худ як писар ва як духтарро ба мерос гузоштааст, ки ҳар дуи онҳо низ онқадар боақлу идрок ва ҳушӯру бедор набудаанд. Шоир дар як шеъраш ба ин маънӣ чунин ишора кардааст:

Бишондум беди маҷнун сар зад ангет, •  
Бидохтум ҳарбуза ў каққапар шӣ...

Муллоёр аз ҳаёти дар Ванҷ мегузарондааш аз ҳар чихат норовӣ буда, ҳамеша худро танқид ва мазаммат мекунад, ки ҷарои ин мулк тезтар баромада намеравад? Мисолҳои зеринро хонем:

Ало, эй Ванҷ, расво мекунӣ, нағзак макун, пур кун,  
Қарай рут мижаву абрума, ам ришома ни хэр кун.  
Гарангобод Роҳарват, ба мо бисёр таҷаҳанг дорад,  
Ту дандун кун паноҳу гинаи ғаждуна туфсур кун...

Дигар:

Ерӣ, аз ии бехуда мулк охир чаро нагрехти<sup>3</sup>  
Пеши шалоки иокасон мондам басе монаанди пак.

Дигар:

Чамъяни дигро талабидем ба олам,  
Аз Ванҷзамин саҳт гурезон шуда рафтем.

Аз ин қабил шикоят аз зиндагии дар Ванҷ гузаронидаи Муллоёр боз ҳам овардан мумкин буд, вале аксари ашъори шоир а шикоят пур аст, ки мо онро дар қисми таҳдили ашъораи боз меҳонем. Аз ашъори шоир маълум аст, ки у аз ахволи бади иқтисодӣ, бекадру қиматии илму адаб дар замонаш, аз таъқиб ва зулими хокимони замонаш «корд ба гулу» расида аз ватани азизаш дар гурез мешавад. Маълумоти равишане ба даст надорем, вале аз рӯи накли ҳамдиёронаш ў дигар ба Ванҷ нас нагашта гӯё' ба Маккан муборака рафта бокии умрро дар ҳамон ҷо ба сар бурдааст. Он ҷизе, ки дар баъзе мақолаҳои ҷарндаҳо, ки гӯё' аз Макка ду ҳоҷӣ омада ва дар бораи ўнакл карда бошанд ва гӯё' дар он ҷо зану бача доштааст ва мисли онҳо ҳамагӣ сухаиҳои боғӣанд дуруғи маҳз мебошанд ва ҳеч гуна далели ростӣ дар онҳо нест, зоро шоир ҳарҷанд умри дароз ҳам динда бошанд, аз 80—90 зиёда умр наидидааст, ки ҳоҷиён ӯро дида бошанд, зоро барои таваллуди Муллоёр расо 166 сол меғузараდ, ки воқеаи дидани ҳоҷиён ӯро боваринок наменамояд. Ҷизи дигаре, ки ба ҳасби ҳоли Ёри мансуб аст, ии зодгоҳи модараш мебошад. Ҳамон маълумотҳо ба он гувоҳӣ медиҳанд, ки модари Муллоёр аз деҳаи Сангевон дарози ҷоҳаи Қалъаиҳум будааст. Профессор А. З. Розенфельд дар повараки саҳифаи (230) китобаш донир ба Сангевон дароз чучин шарҳ додааст: «Сангевон дароз — қишилоқест дар райони Қалъаиҳум, ки падару модари Муллоёр аз он қишилоқ будазид». Шоид, ин маълумот рост бошад ва падару модари Муллоёр аввалко дар ин деҳа зиндагӣ карда, сонӣ ба деҳаи Гумуяни Ванҷ ҳичрат карда бошанд. Аммо шоир Муллоёр дар ашъораи ҷуон ки боло зикр ёфт, деҳаи худро Гумуяк медонад ва ҳамдиёронаш низ ӯро аз ҳамин деҳа меғуяид, ки он ба ҳакиқат бояд дуруст бошад. Муллоёр ба ҳичрат ба таихӣ рафта дuxтару писараи дар ҳамин деҳаи номбурда умр ба сар бурдаанд, ки аз ҳасби ҳоли онҳо маълумоти дурусте ба даст надорем.

Ҷуони аст ба таври муҳтасар ҳасби ҳоли Муллоёр то замони навиштани ии рисола.

### МЕРОСИ АДАБИИ ЕРИ

Ҷуон ки маълум аст шоир Мулло Єрмуҳаммад аз қисми аввали номаш ба худ таҳаллуси адабӣ нитихоб кардааст. Дар аксаи ашъораи ҳамчун айнана, аз таҳаллуси худ ёдовар шудааст

Агарчадар ки С. И. Климчицкий аз мавҷуд будани девони ашъори Ҳабо, Изватшоҳ ва Муллоёр дар Дарвоз шунида бошад ҳам, на же онро ба ҷашми худ нахида будааст. Аммо чуноп ки боло никири он рафта буд, девони Ҳабо ва Изватшоҳ ҳоло ба даст ома-даанд. Доир ба девони Ҳабо муаллифи ин сатрҳо дар «Очерки арабистана» (Душанбе, «Дониш» 1989, саҳ 160—167) нурра маълумот дааст. Девони Изватшоҳ ҳамкор ва шарқшиносӣ ҳело ҳам ба ӯзине Миргунов Савлатшоҳ ба нашр омода кардааст. Гумон мера-ниад, ки девони ва ашъори шоир, ки аксар бар зидди зулм ва ноба-робарии ҷамъияти феодализм ва хусусан бар зидди шахн Дар-пот Сироҷхон ва дигарон буд, аз тарафи ин ҳокимони бедод ва ё дар оталин бебоконан гулҳаҳои шаҳспарастӣ ва қитобсузихо аз миси рафта бошад. Лекин дар баёзу ҷуғроҳ ва маҷмӯаҳои ашъор баъзе шеърҳои нарокандан шоир ба қайд гирифта шудаанд. Аз ҷумла 4 адад шеъри шоирро С. И. Климчицкий аз баёзи Авлио Ҳусайнӣ Магмум, 17 шеърро Б. Расо аз ду баёзи дастиависи Дар-пот гирифтааст, ки онҳо бо ҷунин унвонҳо чоп шудаанд:

1. Кам-кам—2 байт.
2. Охир чаро нагрехти—8 байт.
3. Равост—7 байт.
4. Худоӣ, гар зи ман ҳасти ту розӣ—4 байт.
5. Мулао Сонир—10 байт.
6. Кори Давлатдодҳоҳ—8 байт.
7. Чоқи гиребон шуда рафтем—4 байт.
8. Бевафоиро надонистам—4 байт.
9. Саҷавбар ҳам нест—6 байт.
10. Ҳанҷари ҷаллод сухт—5 байт.
11. Кам кардай—5 байт.
12. Максуд чист?—7 байт.
13. Ҳасташ—6 байт.
14. Начуме—6 байт.
15. Мулло Вазир—2 байт.
16. Умри ҳуд кутоҳ мебинам—2 байт.
17. Ҳолам батар шуд—9 байт.

Ҷамъ дар ин мачалла 95 байти Ӣрӣ ба нашр расида буд. Дар баёзи № 819 шоирони Дарвоз, захираи АИ·Тоҷикистон се ғазали Ӣрӣ сабт шудааст, ки аз он якеро Г. Галимова ба чон расонида-аст, ки аз 8 байт иборат мебошад.

Анъори зерниро нигорандан ин сатрҳо дар баёзҳои зиёде ду-ҷор омад:

1. Ғағли бадор мавсими гул нолаи ҳазор—8 байт (маҷмеъ-ул-ашъор, В 1210, вар. 62 б, захираи Институти шарқшиносии Ле-пинград).

2. Дар чаман аз рашки қадат сарвр бунёд сўхт, баёзи рақами 61, вар. 13, захирана Институти шарқшиносӣ. АИ Узбекистон, 5 байт.

3. Чун қадат дар чамани даҳр санавбар ҳам нест, баёзи рақами 61, вар. 13, баёзи рақами 527, сах. 13 нусхай чопӣ (баёзи фитрати Дарвозӣ), мачмӯйи Афғонистон, нашри соли 1955, сах. 335/8 байт.

4. Гуландоме, ки олам зери по чун соя паст ҳасташ. Баёзи рақами 819, вар. 51, захирана дастнависҳо АИ Тоҷикистон, 6 байт.

5. Қасида дар мадҳи амирзода Абдулаҳад. (Таърихи адабиёти Афғонистон, 15 байт, сах. 335).

6. Ақлу заковату фаҳм ай бехавар начуме—3 байт, Таърихи адабиёти Афғонистон, сах. 335.

7. Ба сар аз ҳасрати оинай дидор оҳангам, 6 байт. (Баёзи 291, в. 284) захирана АИ Узбекистон.

Метавон гуфт, ки он чизе, ки ба рӯи коғаз навишта шуда ва ба Муллоёр нисбат дода шудаанд, ҳаминҳо буданд, ки мо сарчашмаи онҳоро қайд кардем. Вале аз он чое, ки Ёрӣ дар баробари забони адабӣ ба лаҳҷаи маҳаллии худ низ шеърҳои зиёде гуфтааст ва зимниан ба ғайр аз ду ғазали он ки ба лаҳҷа гуфта шуда ва дар баёзи рак. 819 захирана АИ Тоҷикистон ба ҳат ва қайд дароварда шудаанд, бокии ашъори ба Муллоёр нисбат додашуда аз даҳони мардум ҷамъ оварда шудааст, ки бештари онро профессор А. З. Розенфельд ҷамъ оварда ва баъзе шеърҳо аз рӯзномаҳон ҷорӣ гирифта шудааст, ки сарчашмаҳои онҳо қайд наёфтааст. Бинобар ин аз рӯи онҳо ба таҳлили амиқ ва хуносаҳои илмӣ омадан кори душвор аст. Аз он осоре, ки А. З. Розенфельд ба Муллоёр нисбат дода чоп кардааст ба назар мерасад, ки баъзе аз он ашъор аз зоди табии Муллоёр набуда, онҳо пеш.аз ба дунё омадани Муллоёр ҳам ҳамчун ашъори мардумӣ вуҷуд доштаанд. Чунончӣ шеърҳои зери рақами 17, 18, 19, 29 (саҳифаи 227) ва рақами 22-и саҳифаи 228-ро гирем. Ин шеърҳои ҳалқӣ таърихи қадим доранд. Барои равшан шудан дубайтии саҳифаи 228-и рақами 22-ро хонем:

Ало Начмон, ки Начмон катҳудо шӣ,  
Чилими нуқрагӣ аз даст ҳато шӣ.  
Чилими нуқрагӣ бандаш биринҷӣ,  
Ки рангу рӯи ёрам қаҳрабо шӣ.

Ин дубайтий аз афсонай бо сурудаш, ки қаҳрамонаш Начмон мебошад, хело ҳам қадима аст ва ин афсонаро бо сурудаш дар вилояти Бадахшон ҳанӯз бисёриҳо медонанд. Феълан байти аввали он чунон аст:

Хабар омад, ки Начмон катҳудо шуд,  
Чилими нуқрагин аз даст ҳато шуд.

Аз ин чо ба назари мо чунин намуд, ки китъан «Навиштам мани дар ин деволи хона» низ пеш аз ба вучуд омадани Муллоёр вучуд дошта ва мо онро дар вариантои зиёд, вале ба ҳамин як мазмун дар басъои зиёде дучор омадаем. Масалан, Мубораки Ваҳони онро дар хонаи худ ба ин тариқ навиштааст:

Навиштам ман дар ин устуни хона,  
Бимонад аз мани мискин нишона,  
Агар пурсанд он мискин кучо шуд,  
Бигӯ, бигрехт аз ҷаври замона.

Чи тавре ки мебинем, ин қитъа фақат бо қалимаи «деволи хона» ва «устуни хона» аз ҳам фарқ карда, дар аслаш як чиз мебонанд. Ин гуна ашъорро оворагардӣ ҳалкӣ гуфта ва он ҷо эҳоди Муллоёр намебошад.

Гайр аз инҳо чи тавре ки боло ишора рафта буд, шеъри раками 4 («Намунаҳои фольклори Дарвоз», саҳифаи 321) на аз табии Ери, балки аз осори Сайд Ахмади Орӣ мебошад. (С. И. Климчицкий, труды Таджикистанской базы, история-язык-литература. Год. Акад. Наук СССР, с. 89). Чунин ба назар намуд, ки шеъри он рақами 17, 18, 19, 20 аз ашъори Муллоёр набуда, шеърои ҳадди ва оворагард мебошанд.

Ба тарики ҳуносай ин қисм ҳамино бояд гӯем, ки осори аз сурҷинимаҳо гирифташудаи Ёрӣ аз 9 ғазал ва як қасида, ки ҷамъ 63 байтро дар бар мегиранд, иборат буда, осори дигар аз ҷаридаҳо ва аз даҳони мардум ҳамчун осори шифоии мардумӣ ҷамъ шарда шудааст.

## МАЗМУН ВА ФОЯИ АШЬОРИ ЁРӢ

Ери аз бузургтарин шоирони охири асри XIX ва ибтидои асри XX Бухорои Шарқӣ мебошад. Бинобар ин ашъораш низ мазмунни гуногун ва пурдомана мебошад. А. З. Розенфельд дуруст ҳайд кардааст, ки «эҷодиёти Муллоёр шаклан бой ва гуногун мазмун аст, ў қисми зиёди шеърои худро ба тасвири аҳволи вазни ни дехқонони он давран Дарвоз бахшидааст»<sup>1</sup> (с. 140).

Муаллифи дигар С. И. Климчицкий дар мақолаи худ доир ба эҷодиёти Муллоёр чунин менависад: «Произведения Мулло Йора весьма разнообразны. Творчество Мулло Йора представляет большой интерес для таджикской литературы, тем более что, в его произведениях отражен ряд событий, нравы и обычаи Дарвазского шахства, а не амирской Бухары»<sup>2</sup> (с. 70).

Ҳамин муаллиф доир ба мазмуни ашъори шоирони Дарвоз муман ва шеърои ба шева ва лаҳҷаи маҳаллӣ навиштаи шоирони Дарвоз, хусусан чунин баҳо медиҳад:

«Описание местной жизни, осмеяние какого-либо лица или события, сопровождаемое нередко скабрезной шуткой, таково их

обычное содержание. Оно несколько не умиляет их литературной ценности. Реализм в отображении местных нравов и описании событий и отдельных лиц увеличивает их социально-историческую значимость. Эти же произведения являются ценными документами, фиксирующими особенности живого говора»<sup>3</sup> (с. 66).

Дар ҳақиқат ҳам осори боқимондан Муллоёр хело гуногун ва пурмазмун оғарида шудааст. У ҳамчун анъана ва шоири боистеъод шеърҳои анъанавӣ, яъне ишкӣ-лирикиро ба дараҷаи усто дона месарояд. Албатта, шоири пурэҳсоси ишқу муҳаббат жанри шеърии газалро беш аз ҳама меписандад. Ёри ҳам пеш аз ҳам шеърҳои бисёр хуберо, ки мазмуни ишқи доранд, ба шакли ғазал ба риштаи назм қашидааст. Ғазалҳои шоир, ки ба қаҳрамони лирикӣ бахшида шуда ва бо мақтаҳои зерин оғоз меёбанд, аз қабили ҳамин мазмуни лирикӣ дошта мебошанд:

1. Дар чаман аз рашки қаддат сарвро бунёд сӯхт,  
То кунад ёд аз хиромат комати шамшод сӯхт... 5 байт.
2. Чун қадат дар чамани даҳр санавбар ҳам нест,  
Ба узори ту мукобил гули аҳмар ҳам нест... 8 байт.
3. Гуландоме, ки олам зери по чун соя паст асташ,  
Ба авчи хонаи хуршед истиғно нишаст асташ... 6 байт.
4. Ба сар аз ҳасрати оинаи дидор оҳангам,  
Лаби заҳме намоён аст дар мавчи рағги санғам... 6 байт.
5. Чу гул аидар чаман ман худнамоиро намедонистам,  
Чу булбул шуру афгону навоеро намедонистам... 4 байт.
6. Эй ғашта рӯзи равшанам аз меҳри руҳсорат шабак,  
Дар баҳри ғам саргаштаам, дур аз барат ҳамчун самак. 6
7. Шӯҳи бебоке, ки қатли бегуноҳон дӯсташ,  
Ҷони сад соҳибдил он ҷо бастаи як мӯсташ... 7 б.
8. Дардо, ки асири руҳи ҷонон рафтем,  
Парвонай он шамъи шабистон шуда рафтем... 4 б.
9. Аз арак то бар гули руҳсор шабнам кардай,  
Андалебосо маро шайдон олам кардай... 5 б.
10. Гар ман ошиқ нестам мақсад чист?  
Ашқи сурху ранги зарду оҳи дардодулуд чист? 7 б.
11. Фасли баҳору мавсими гул нолай ҳазор,  
Афғон, ки нест дар назар он ёри гулъизор... 8 б.

12. Эй гули боги дилбарй, то ту шудй зи ман чудо,  
Сабру сукун зи дил чудо, рүх шуда зи тан чудо... 6 б.
13. Умрхо шуд, ки гирифтори тум, эй ҳелагарй,  
Хама дам ташнаи дидори тум, эй ҳелагарй.. 6 б.
14. Газам лабхой майгуну рухи Гулрезахотунро,  
Бинушам оби ширини лаби Гулрезахотунро... 4 б.

Илова бар ин газалҳо як мухаммаси мадхия низ ба тариқи айванаи классикони гузаштаи адабиёти форсу тоҷик гуфтааст, ки аз 15 байт иборат мебошад. Ба тарзи дигар гуем, ашъори мазмуни ишкӣ ва анъанавӣ доштаи шоир Ёрӣ, ки холо дастраси мо ме-бонад 14 ғазал ва як қасидаро, ки хамагӣ 112 байт мебошанд, ташкил медиҳад. Аз ин ҷо ба ҷунун фикр омадан мумкин аст, ки аксари ашъори шоир мазмуни шикоят аз зиндагӣ ва нобаробарии иҷтимоӣ замонашро ба назар мерасонад. Ёрӣ дар ин шеърҳо аҳволи вазнини худ ва ҳамдиёрони худро ба тасвир қашидааст. Шеърҳо бо матлаъҳои зерин аз ҳамин қабиланд:

1. Мусулмуну чи пешләк бӣ, ки Роҳарв овар ай рӯму,  
Хурокму оши боклегиву тарси ҷогар ай руму... ? б.
2. Мусулмuno ачаб ҳолэм батар шӣ,  
Ки баҳту толехам дар қӯҳу ҷар шӣ... 9 б.
3. Гамэнда ҷова ҳолам ту нағуфтӣ дилбарэм яҳпек,  
Наши парвот аз хуни дилу ҷашми тарэм яҳпек... 3 б.
4. Ало, эй Ванҷ, расво мекунӣ, нағзак макун, пур кун,  
Каран рут мижаву аврума, ам ришома ни хэр кун... 4 б.
5. Дар ни дунёи дун худро ачаб гумроҳ мебинам,  
Яке коре қақардам, рӯзи худ бегоҳ мебинам... 6 б.
6. Зи хун бад шудам бо дарду меҳнат мубтало кам-кам,  
Шудам аз сарбаландӣ паст амҷу хоки по кам-кам... 3 б.
7. Айшу иншоти ин ҷаҳон ҳеч насиби мо нашуд,  
Аз мону мулки бегарон ҳеч насиби мо нашуд...
8. Арии ғуломӣ мекунам пеши ту шоҳи мун,  
Аз ҳурдани тутиэсти қоқ лӯҳсида пӯсти нои мун... 4 б.

Ин қисми ашъор аз 8 ғазал ва порчаҳо иборат буда, 36 байтро фаро мегӯранд, ки шоир дар онҳо, асосан аз қамбагалӣ, бекадрӣ замона инебат ба шонрон ва ҳунармандон, набудани ҳӯроку либоспорӣ ва ё ки ба тарзи дигар гӯем, аҳволу зиндагии дехқоно-

ни бенавон Ванчи онрӯзаро инъикос намудааст. Хуб равшан баён кардааст, ки хӯроки он замон оши боқилогин ва тутпэсти қоқ буда пўсти гулӯи бисёр одамонро захмдор ва бисёриҳоро ба қасалии жогар гирифтор карда будааст. Доир ба қадру киммати шоирон нарасидани амалдорон ва баъзе мардумон Ёрӣ чунин шикоят кардааст: «Дар мулки Ванҷ оҳанчикак ай мо болотар шинаме, Ҳайрон бимондум, эй худо, худма аз Ванҷ ко кеме?»

Шоир дар ин байт «оҳанчикак» устоди оҳангарро гуфтааст, ки дар маъракаҳо аз вай, яъне шоир баландтар нишаста будааст ва барои ин ў дар Ванҷ чӣ кор кардан ва ба кучо рафтани худро надониста ҳайрон будааст. Аз ин ҷо маълум аст, ки як қисми ашъори шоир мазмунҳон шикоят аз ахвол ва замонро дар бар мегирифтааст.

Мавзуи панду ҳикмат, ки мавзӯи анъянавӣ мебошад, дар ашъори Муллоёр низ хело хуб ба кор бурда шудааст. Панду насиҳат дар тамоми давраҳои башариат дорон аҳамияти фаровон буда, барои тарбияни насли Ҷаврас мавзӯи зарурӣ мебошад. Бесабаб нест, ки шоир Ёрӣ ба ин мавзӯй даст зада ҳонаандагони худро аз таҷрибан зиндагии худ ва суханони ҳакимонан гузаштагона-мон оғоҳ мекунад. Барои равшан шудани фикрамон ин як ғазали шоирро хонем:

Файзу футухи дониш аз бехабар начуме,  
Ҷурғоту ширн қаймоқ ай гови фар начуме.  
Доим ниҳоли худрӯй тумч асту талҳ меваш,  
Кори қабули мардум ай бепадар начуме.  
Ай ҳом пухтакорӣ ҷашми умед надорам,  
Тутпусте дар ҷувозуқ аз тути тар начуме.  
Ҳастам ҳамеша, Ёрӣ, дар ҷустуҷӯи мазмун,  
Монанди мардуми Зиниг дар кӯча ҳар начуме.

Ё ки:

Наҷӯ, эй бехабар, як майдан нуму нишун янда,  
Бэбими ай пага бозе ки чу ман одамун янда...

Чунон ки мебинем Ёрӣ аз панду насиҳатгӯй низ дар канор памондааст. Сад афсус, ки мо осори пурратари Ериро дар даст надорем, агарна бисёр фикрҳои баланди шоиронаву олимонаро дар боби одам ва одамгарӣ меҳондем.

Як қисми зиёди ашъори Муллоёр ба масъалаҳои иҷтимоӣ, таққиди амалдорон, хокимон, қозюи маъсумон ва умуман синфи доро равона карда шудааст. Асоси шӯҳрати Муллоёр дар байни ҳамдиёнаш ҳамин қисми ашъори ў, ки аксарият ба лаҳҷаи маҳаллий (дарвозӣ) эҷод карда шудаанд, ба рӯи кор овардааст. Сабаби ин шӯҳрати шоирро мо дар қисми интиҳоби сабку услубаш хоҳем гуфт. Вале дар ин ҷо бояд бигӯем, ки Муллоёр шоирни му-

бориз на пешқадами замонаш буда, бар зидди ҳамагуна ҷабру зулм на побаробарихо ҷамъият муборизан беамон мебурдааст. Ӯ ҳаменга на дар ҳама ҳолат тарафдори ҳалқи камбағал ва дехқон буда, амалдорон ва гурӯҳҳои бекорхӯро зери танқид мегирад.

Муллоёр дар ҷанде аз шеърҳояш, қозӣ, раис, муфтӣ, Давлатдодҳоҳ, Мулло Соир, Сайдкосим ва дигаронро ҳаҷву масхара кардааст. Ӯ дар ин шеърҳо ахлоқу одоб, ҷашмгуруснагӣ, тамаъкорӣ, зулмкорӣ ва моли мардум ҳӯрдани онҳоро бе ҳеч тарсу бим ошкоро баён намудааст. Шеърҳои бо матлаъҳои зерини шоир аз ҳамии қабил ашъор мебошанд:

1. Ҳудовандо, зи ман ҳастӣ ту розӣ,  
Нигаҳдор аз хурӯши қавми қозӣ... 6 байт.

2. Дар замону асри он амир Музофар подшо,  
Як ғуломе дошт номаш буд Давлат Додҳоҳ... 8 байт.

3. Ҳамон рӯзе, ки беморе зи мурдан дар ҳазар мезад,  
Гами искот дар дилҳои маҳсумон асар мезад... 8 байт.

4. Бирафтэм сап-сапак андар сари ду,  
Ки Наврӯзам бедо як аспи фарбӯ... 5 байт.

Ин гуна ашъори танқидии Муллоёр ҳоло 27 байт ба даст омадааст валие пай бурда мешавад, ки онҳо дар асл ҳело зиёд булаанд. Муллоёр шоир гушанишин ва ҳилватгузида набуда аксар ба воқеаҳои сиёсӣ ва иҷтимоии замонаш ҳамовозӣ карда, бисёрии воқеаҳои маҳаллиро ба шакли шеърӣ ба қайд даровардааст. Чунончӣ, воқеаи маъзул шудани Давлат Додҳоҳ, омадани Қосим Додҳоҳ, муборизаи Ал-ғайзон ва гирифтани Кобулро ва дигар воқеаҳо дар ашъори ӯ инъикоси ҳудро ёфтаанд, аммо мутаасифона, инъори дар ҳаҷви Сироҷхон ва баъзе воқеоти дигар ба модистрас нашудаанд. Гумон меравад, ки онҳоро Сироҷхон ва ҳамтабақонаш аз байн бурда нобуд кардаанд. Басир Расо дар мақолаи номбурда чунин менависад: «Аз 42 шеър, ки дар дasti мост, 18-тои он ба шахсони алоҳидай таъриҳӣ ва воқеаҳои ба вуқӯъомада бахшида шудаанд... Порчаҳои «Дар ҳаҷви Мулло Соир», «Ланг Омурин», «Қори Турсун», «Дар мазаммати Мулло Вазир», «Гинҳонзами», «Шикоят аз қозию раис», «Қори Давлатдодҳоҳ» ба бисёри дигар аз он қабил шеърҳоянд, ки дар ҳузури шахсони мазамматиуда гуфта шудаанд». (С. Ш. № 6—1966, саҳ. 100). Аз ин гуфтаҳо матълум мешавад, ки як қисми ашъори Муллоёр шеърҳои танқидии у буда, дар соҳибҷавобӣ ва ҳаҷвгӯй низ истеъодди коғӣ доштааст.

Аз осори бадастомадаи миқдоран ҳело ҳам ками Муллоёр пай бурда мешавад, ки ӯ шоир пешқадами замони худ, инъикоску-

нандан ахволи дехконони күхистон, муборизи ашаддии побаробариҳои чамъияти феодализм будааст. Шоир дар ашъораи ғояҳои баланди одамдӯстӣ, донишомӯзӣ, баробархуқуқии иҷтимоӣ ва мисли онҳоро инъикос намуда, ҳатто ба ғоидай шахсии худ нигоҳ накарда ҳокими замони ҳудаишро (Сироҷхон)-ро ҳаҷв карда, ҳимматбаландӣ ва баландфирратии худро нишон додааст. Муллоёр дар тамоми лаҳзашоҳи ҳаёт ва воқеаҳои рӯйдодаи таъриҳи тарафдори мардуми меҳнатӣ мебошад. Ӯ ба ғоидан ҳамагон ва аҳлоқи ҳамида мардумро даъват намудааст. Муллоёр дар ҳаёт ва ашъораи ғояҳои баланди одамиятиро таргиг намуда, намунаи барчастаи бехтарин аҳлоқу одоби мардуми худ мебошад. Бесабаб нест, ки ҳалқи Ванҷу Дарвоз номи ӯро мӯътабар дониста, шӯҳрати ӯро ба дараҷаи шоир Мушиғикии Бухорӣ баробар медонанд. Дар Ванҷу Дарвоз кам одаме ёфт мешавад, ки доир ба Муллоёр ҳикоятиро ва ё шеърашро надонад. Аз ҳамин сабаб аст, ки мардуми Ванҷу Дарвоз бисёр осори адабии ҳалқири ба номи Муллоёр нисбат медиҳанд, дар тасаввуроти онҳо аз Ҷӯрии шӯҳрат-мандтар ва ҳозирҷавобтар набудааст. Дар ҳақиқат ҳам мардуми Бухорӣ Шарқӣ ашъор ва шахсияти ӯро дуст медоранд. Ӯро шоирни маҳбуни ҳалқ мөҳисобанд ва ҳамаи ин маҳбуният ва шӯҳрат беасос набуда, далелҳои ҳақиқӣ доранд.

### САБК ВА УСЛУБИ ЭҶОДИИ ҶӢ

ҶӢ асосан ба сабки қадими адабӣ, яъне сабки ҳурносонӣ шеър менависад. Дар ашъори ӯ калимоти илмӣ, маъмурӣ, (идоравӣ) ва калимоти душворфаҳми арабӣ ва мисли ниҳо дила намешавад. Ӯ шеърро бо калимоти ҳамафаҳм, соддаву ҳуноҳанг оро дода, бо ибороти адабию бадей рангу бор менамояд. Ашъори бо лафзу забони адабӣ навиштаи Муллоёр хело фахмо, равон, ҳушоҳанг ва бо ибороти дилангез навишта шудаанд, ки ҳусни шеъри ӯ салобатӣ махсусеро доро мебошанд. Барои лутфу латофати газалҳои шоирро дарк кардан чанд матлан газалҳои ӯро хонем:

1. Дар ҷаман аз ра什ки қаддат сарвро бунёд сӯҳт,  
То кунад ёд аз хиромат қомати шамшод сӯҳт.

\* \* \*

2. Чун қадат дар ҷамани даҳр сунавбар ҳам нест,  
Бо узори ту муқобил гули аҳмар ҳам нест

\* \* \*

3. Гуландоме, ки олам зери по чун соя пастасташ,  
Ба авчи хонаи ҳуршиди истиғно нишаشت асташ.

\* \* \*

4. Эй гашта рўзи равшанам аз меҳри руҳсорат шабак,  
Дар баҳри сам саргаштаам дур аз барат ҳамчун самак.

\* \* \*

5. Шухи бебоқе, ки қатли бегуноҳон дўсташ,  
Чони сад соҳибдил он чо бастаи як мусташ.

\* \* \*

6. Гар ман ониқ нестам, з-ин гиряям максуд чист?  
Анки сурху руи зарду оҳи дардолуд чист?

\* \* \*

7. Аз арак то бар гули руҳсор шабнам кардай,  
Андалобосо маро шайдон олам кардай.

Кутоҳ ва ҳамчун хулосаи фишурдаи ғазалиёти Ёрӣ хонандаро бе ҳамон ва бетаъсир намонда ба ҳар кас завқ ва латофати хо-  
се мебахшад. Санъати сухан, таносуби алфоз, санъатҳои бадей  
на дигар аломатҳои шеърӣ дар ашъори Муллоёри Ёрӣ устодона  
ба кор бурда шудаанд. Вале дар баробари сабки хурросонӣ Мул-  
лоёр ва ҷаид тан аз шуарои Дарвоз як услубу равиши ба лаҳҷаи  
маҳаллӣ шеър гуфтанро иҳтиёр карда ба ин восита сабки ачибе-  
ро ба кор бурдаанд. С. И. Климчицкий ин равишро анъанавӣ шу-  
морида, ашъори Бобо Тоҳирӣ Ҳамадонӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Шайх  
Саъди, Амир Тазавариро ёдовар шудааст. Аммо ба назари мо,  
тибр аз Бобо Тоҳир ашъори шоирони боло номбаршударо лаҳҷа-  
ни гуфтани дуруст намебуд. Шояд як-ду шеър барои ҳазлу намак-  
реза бар ашъорашон гуфта бошанд, вале ашъори Ҳофиз ва Саъ-  
диро заҳҷавӣ гуфтан дуруст наменамояд.

Дар ин чо саволе ба пеш меояд, ки чаро ба ин лаҳҷаи маҳал-  
лӣ танҳо шоир Муллоёр ва ҷаид каси дигар аз шоирони Дарвоз  
зунуга парандазанд? Агарчанде ки мо дар боло дар ин хусус нуқтҳаи  
ништири С. И. Климчицкийро зикр карда будем, вале ба назари мо  
то ашентаро пеш гирифтани Муллоёр ва шоирони Дарвоз бесабаб  
наменамояд. Ба фикри мо, пеш аз ҳама ҳамиро бояд бигӯем, ки  
ки ин услубро шоирони Дарвоз ҳамчун парда ба рӯи ашъорашон  
ҷашнида, аз ҷашни ималдорон ва ҳокимон пинҳон кардани фикр-  
ҳои таҳқиқиашон ба кор бурдаанд. Илова бар ин Муллоёр дар  
бани мардум шудрати зиёде дошт ва ў меҳост, ки ашъорашро  
ҳамон ҳамдиронаш доианд, аз ёд кунанд, дар тӯю сурҳо сароянд.  
Шонд бот як сабаби ба ин равиши шеър гуфтанро шоирон як навъ  
бо шеърҳои кардани шеърҳояшон ва роҳ додани ҳазлу шүҳӣ ин ус-  
лубро ба кор бурда бошанд. Аммо чуноне, ки аз мазмунҳои ингу-  
ни шеърҳо маълум мешавад, бештари онҳо ба шакли ҳаҷв, ҳазл  
ва масъилаҳои иҷтимоӣ баҳшида шудаанд, ки боз ҳам пардапӯши  
намудани ин ашъор дикқати шахсро ба худ бештар мекашад.  
С. И. Климчицкий ин навъ шеърҳоро «фаҳлавиёт» номида аст ва

ҳамаи онҳо дар яке аз баҳрои арӯз гуфта шудаанд. Чунончи аз эҷодиёти Муллоёр ду шеър дар баҳри ҳазаҷи мусаммани солим, як шеър дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф ва як шеър дар баҳри рамали мусаммани мақсур, ки ҳар чораҷаш ашъори ба лаҳҷа эҷодиҷуда мебошанд. Гайр аз Муллоёр шоирони Дарвоз Мулло Азими Кайфӣ, З шеър, Мирзо Маҳмуди дарвозӣ як ғазал, Мулло Мирҳоҷаи Ноҷӣ 2 ғазал, Мирзо Лиқо як ғазал, Саид Аҳмади Орий як ғазал, шоир Ҷонии Ҳумбӣ валиғӣ як ғазал ва шоир Ҳамидуллоҳи Дарвозӣ як ғазал ба ҳамин тартиби гуфтаанд, ки ҳамагӣ 15 ғазал (яъне 90 байт)-ро дар бар мегиранд. Олимӣ забоншинос ва ҳам адабиётшинос С. И. Климицикӣ аҳамияти ин адабиётро сазовор баҳо медиҳад: «Сбор и систематизация этой «областной» поэзии Таджикистана являются неотложной задачей и должны ставить новую главу в истории таджикской литературы и таджикского языка». Дар ҳақиқат ҳам ин навъни ашъор дар таърихи адабиёти тоҷик ва ҳусусан дар қисми доираи адабии Дарвоз воқеаи нав буда, як қисми адабиёти доираи адабии Дарвозро ташкил медиҳад.

Ин навъни ашъор аз як тараф барои ба ёдгор гузоштани забони лаҳҷавии маҳаллӣ ва пардапуш кардани мазмуни ашъор аз золимон ва ҳокимон, инчунин барои фаҳмо будан барои ҳамаи мардуми маҳаллӣ хело ҳуб бошад ҳам, валие аз доираи танги маҳаллӣ баромада натавонистаң ва барои хонандай умуми форсазонон номағҳум ва ё душворфаҳм буданашон он қадар ҷолиби дикқат набуда, ва баъдҳо ривоҷу равнақ наёфта аз миён рафтааст.

Бунёдгузори ин навъни шеърӣ (лаҳҷавӣ) ба тарики равшан мъалум нест. Аммо аз он ҷое, ки Муллоёр бисёр табъи шӯҳ ва шахси ҳаззол будааст, ҷунин гумон меравад, ки ососгузор ва пешгуфтори ингуна ашъор ҳам бояд Муллоёр бошад. Дар ин ҷо далели аввал он аст, ки амалдорон ва ҳокимони дарвозии замони шоир аксар аз тири ҳаҷви Муллоёр заҳмдор ва расво шудаанд, ҷунончи ӯ ин мазмунро дар як шеъраш ҷунин изҳор кардааст:

«Ёрӣ бигуфт ин сухан, дар мулки Ванҷу ҷои танг,  
Гирам қаламро гар ба каф, сад мирро расво кунам».

Далели дигар он ки Муллоёр нисбат ба Мулло Азими Кайфӣ ва дигарон ба ин лаҳҷа зиёдтар шеър навиштааст. Аз ин ҷо, таҳмии меравад, ки ин шеваро дар доираи адабии Дарвоз шоир Муллоёр аз дигарон пештар ва бештар ба кор бурдааст.

Ҳусусияти ин ашъор дар он аст, ки баъзе аз онҳоро бо анҷак таҳrir ба забони адабӣ баргардонидан ва ҳамафаҳм соҳтан ҳеч душворӣ надорад. Ҷунонҷӣ Басир Расо шеъри бо радифи «шӣ»-и Муллоёрро бо феъли «шуд» иваз карда ва он шеър ҳеч-гуну шеърияти ҳудро гум накардааст:

Мусулмоно, ачаб ҳолам батар шуд,  
Ки баҳту толеъам дар кӯҳ ҷар шуд.

Хусусияти дигари ин навъи шеърӣ боз дар он аст, ки дар он-ҳо баъзе қалима ва ибораҳои хело ҳам қадимӣ ба кор бурда шудаанд, ки ҳоло дар забони адабии аери XIX ва ибтиди аери XX би аксар одамон тоғаҳмо мебошанд. Чунончи қалимаҳои дар инке аз шеърҳои Муллоёр дучоршударо гирем: Нэшлэқ (сиёхии дар ҳоб қасро пахш мекардагӣ), Бай Зикяна (барои зиқ шудан), «Лигаи сум кардан» (зери по кардан, пахш кардан), «Жувуқмун» (пахш кардан), «Нажғар» (ин тавр нагард), «Тагдарӣ» (остона, гуфтааст А. З. Розенфельд, вале дар асл ин рамкаи дар аст, ки дарро ба он мечаспонанд ва он аз се қисм иборат аст: сардарӣ, наҳидудари ва тагдарӣ) ва мисли инҳо. Дар ҳолати дигар кардани ин қалимаҳо шеърҳо вайрон мешаванд. Албатт, пайдоиши шеърҳои лаҳҷавиро дар Дарвоз воқеаи ногаҳонӣ доистан мумкин нест ва ҷунони ки С. И. Климчицкий менависад, дар таърихи Ҷадои ғарбӣ форсӯ тоҷик вай ҳамчун айъана ва воситаи намакин гардошидаи айъори шоирон буда ва шоирони маҳаллӣ ба он низ рӯй биардаанд. Ин сабку услугуб дар илми адабиётшиносӣ ба ҳуд ному ӯнивое нагирифта ва ӯро танҳо «услуби лаҳҷавӣ» гуфтан мумкин аст.

Бинобар он ки осори шеърие, ки шоирони Дарвоз ба лаҳҷаи ҳуд навиштаанд, ба ғайр аз як-ду шеър, ки Г. Галимова, А. З. Розенфельд ва иависаанди ин сатрҳо ба нашр расонидаанд, дигараш би ҳонандагони имрӯза он қадар дастрас нестанд. Зоро ғайр аз С. И. Климчицкий касе ба ҷамъ овардан ва ба нашр омода кардани онҳо машгул нагардидааст ва С. И. Климчицкий баъзе аз онҳоро дар ҳамон мақолаи «Фаҳлавиёти Дарвоз» аз нуқтаи назари забоншиносӣ соли 1940 дар маҷмӯаи «Труды Таджикской бани» т. IX istoriya—язык—литература ба қайд гирифтааст, ки дар ин 51 соли охир онҳо ба нашр нарасида мондаанд. Ба он нигоҳ ҳакарда, ки мақолаи мазкур ба забони русӣ навишта шуда буд, то куниш ба забони тоҷикӣ ба ҳонандагони пешниҳод нашудаанд. Ногуфта намоянд, ки ин шеърҳои лаҳҷавиро ҳам С. И. Климчицкий ва ҳам А. З. Розенфельд бо бисёр ғалатиҳо ва посаҳехӣ нашр кардаанд. Вале ба ҳат доҳил кардани ин навъ айъор барои шаҳсии он лаҳҷаҳои намедонистагӣ бисёр ҳам душвор аст, зоро ҳарфу онҳоҳо, ки тарзи садо ва талаффузи лаҳҷаҳо инъикос мекардагӣ дар алифбои лотинӣ ва ҳам русӣ, инчунин ҳати арабӣ қамӣ мешаванд. Аз ин рӯй, олимони иомбурдаи болоро айб расондан мумкин нест.

Шоий дар тарзи навиштани мо ҳам ин ҳатоҳо такрор шаванд, зоро мӯниш намояндаи ин лаҳҷа нестам. Аммо, ба ҳар ҳол, ин қисми айъорони тоҷикро ба ҳонандагони пешкаш намудан аз фойда дур наменамоянд. Бинобар он ки ин лаҳҷа ва тарзи шеърсарай

фаромӯш нашавад, мо дар қисми мулҳақот ин ашъорро пешкаши хонандагон мегардонем.

Хулоса, Муллоёри Ёрини Дарвозӣ яке аз бузургтарин шоирони доираи адабии охири асри XIX ва ибтидои асри XX Дарвоз буда, то кунун ҳам дар байни ҳамдиёронаш шӯҳрати босазо дорад. Бинобар ои ки ҳамдиёрони шоир меҳоҳанд ҷашни ёдоварии соли таваллуди ин марди ачиб ва шоири дӯстдоштаашонро қайд кунанд, мо низ ҳамчун тӯёна ашъори мавҷудаи шоирро, ки дар онҳо баъзе шеърҳои тоза ёфт шуда ва то кунун нашуда низ мавҷуд аст, ба хонандагони гиромӣ пешкаш менамоем.

АШЬОРН ЁРІ



Дар чаман аз рашки қаддат сарвр бунёд сұхт,  
То күнад ёд аз хиромат қомати шамшод сұхт.  
Оғашы шішқат зи бас к-аз манқали дил шұъла зад,  
Дар гулу ҳангоми қатлам ҳанчари қаллод сұхт.  
Фигратам азбаски расвоипараст афтодааст,  
Келесі бебоконаи ман шевай иршод сұхт.  
Ең кас тұхматишиони доги маҳрумй мабод,  
Су тууиро сина бар өн канданы Фарход сұхт.  
Бар фиреби цилваи дунёи дун, Ерій, маноз,  
Ени аруси бевафо сад хонаи домод сұхт.

\* \* \*

Цүн қадат дар чамани дахр санавбар ҳам нест,  
Ба улори ту мүкобил гули ақмар ҳам нест.  
Сафхан руи ту, чоно, чи бало хушракам аст,  
Ени хати сәбзи варо ҳочати мистар ҳам нест.  
Ин па дайрест, ки охи дили садпораи ман,  
Негиздом из ту қашад фурсати маҳшар ҳам нест.  
Сөнгө, бода биёвар, ки дар ин хилвати хос,  
Мұхласиб нест ракиби касу ахтар ҳам нест.  
Би мақоме бирасад он ки чй мазмун дорад,  
Номин шавк, ки бар боли кабұтар ҳам нест.  
Нисбати латыли лабашро ба шакар натвон кард,  
Ени ба ширинии үйисбати шаккар ҳам нест.  
Хүн иш, бй иола, зи андухи зиёнкорий ман,  
Ки ин аз каф шуду дилдор мұяссар ҳам нест.  
Ериб, дәрдати факре, ки ту дорй ҳошо,  
Ени лам ал қазрети султони Мұзффар ҳам нест.

\* \* \*

Гүләндоме, ки олам зари по чун соя паст асташ,  
Ба зиңи қонан хүршиди истиғно нишаст асташ,  
Суроги худ ба چуз аңко касе ё раб, чй дарёбад,  
Ени олам күштап тири нигохи чашми масть асташ.  
Фасоҳат ҳам, малоҳат ҳам, назокат ҳам, латофат ҳам,  
Зи небоби таңаммул ҳар чй ҳохй гар ту ҳаст асташ.

Ба сони ғунча даст андар ҳичбоби остин дорад,  
Магар к-аз хуни ошиқ чун хино ранге ба даст асташ.  
Ба бозори мұхаббат толеи худ чайби худ кардам,  
Бад-ин гесү назар кардам, саропо то шикаст асташ.  
Дили ғамдидаи ушшоқ дар баҳри талаб Ерй,  
Чу моҳӣ то муҳайёи тапидан шуд ба шааст асташ.

\* \* \*

Ба сар аз ҳасрати оинай дидор оҳангам,  
Лаби захме намоён аст дар мавчи раги сангам.  
Чу шамъ аз мазраи оғнатнасиби ман чи мепурсай,  
Ҳама бар душ барқам, сели ашқам, шӯъла дар ҷангам.  
Ба мурдан гар ба одам пур кунад паймонаи ҳасрат,  
Ки дар даврат чу гул соғар ба ҷангю зор шуд рангам.  
Тавофи он қабо дода асар пероҳани таиге,  
Ба домонаш занам чун гул... ҳаёле...  
Ҳаёл андешай савдои фикри хонаи ӯ буд,  
Ки фикри оташе дорад ҳаёли нашъа оҳангам.  
Ба васли гул чу шабнам гоҳ аз худ меравам, Ерй,  
Ки аз бедаступой низ аз рафтан намелангам.

\* \* \*

Чу гул, андар чаман ман худнамоиро надонистам,  
Чу булбул шуру афғону навоеро надонистам.  
Ба поям шӯълаи шамъи мұхаббат, ҳамчу парвона,  
Шудам ҳокистару қалбошоиро надонистам.  
Агарчанде, ки дар олам наидидам ошноиро,  
Вафо кардам ба ҳар кас, бевафоиро надонистам.  
Ба гардун ҳамчу Мачнун содалавҳ афтодаам, Ерй,  
Ба ҳар ёре, ки дил бастам, чудоиро надонистам.

### ОХИР ЧАРО НАГРЕХТИ?

Эй гашта рўзи равшанам, аз меҳри руҳсорат шабак,  
Дар баҳри ғам саргаштаам, дур аз барат ҳамчун самак.  
З-ин гулшани бехосилй чун ғунчаам хунинцигар,  
То шарҳи ҳоли худ кунам, ку, аҳли розу маҳрамак?  
Ҳар гах, ки ояд дар ҳаёл тарзи тақаллумҳои ту,  
Пошида гӯё дам ба дам дар синаи решам намак.  
Фарсадаҷисму логарам чандон, ки тарсам баъд аз ин,  
Созад фалак номи маро аз сафҳаи эҷод ҳақ.  
Хуршедосо дар ғамат бар ман даме ором не,  
Субҳ аст Роҳарвам ватан, шом аст, яъне, Ғўмаяк.  
Гах Юсуфоҳангӣ кунам, гоҳе Масехомашрабӣ,  
Мавчи сиришкам бар замин, ҷавлони оҳам бар фалак.  
З-он дам ки аз мулки адам мондам бад-ин олам қадам,  
Як дам ноёсудам зи ғам, умрам расида сиву як.

Ері аз ин бехудамулк охир чаро нагрехті?  
Пеші шалоқи нокасон мондам базе монанди пак.

## РАВОСТ

Шухи бебоке, ки қатли бегуноғон дұсташ,  
Цоли сад сохибдил он өз бастай як мұсташ,  
Сарв аз қаддаш хичил, сунбул зи мұяш мунфаил,  
Сарв по дар гил зи рашки қомати дилчұсташ.  
Гар ба пеші чашми масташ барфишонам өн, равост,  
Зон ишоратхो, ки бо ман дар ҳами абрұсташ.  
Аз чүй рү хуршеди тобон бо ту созад ҳамсары,  
Еду қаъди анбарин ё нарғиси қодусташ?  
Новаки мижгони хүнрезаш пай қатлам кифост,  
Аз чүй рү, ё раб, надонам ранча дар бозусташ?  
Мазҳари рах пеші андоzi нигаҳхо ёр нест,  
Қүштаи рашкам аз он, к-оина рү бо рұсташ.  
Сардмехрихой хубон рүзи Ерітира кард,  
Домани сахро хувайдо аз рами охусташ.

## ДАР МАЗАММАТИ ҚОЗИВУ МУФТӢ

Худооб, гар зи ман ҳастай ту розӣ,  
Нигаҳ дор аз хурӯши қавми қозӣ,  
На зулм аз қозиву на аз раисам,  
Малул аз муфтии маҳзарнависам.  
Ки шон гаштанд бо эшон мушавваш,  
Асо дар дасту бар қўрон асокаш.  
Ба ҳам гаштанд ҳамчун ҳалқаи чим,  
Дидонион танг ҳамчун чашмаки мим...

\* \* \*

Эй тули боги дилбарӣ, то ту шудӣ зи ман чудо,  
Сабру сукун зи дил чудо, рӯҳ шуда зи тан чудо.  
Шархи камоли ишқро карда з-оташи чигар,  
Синни Бесутун чудо, тешай Кӯҳкан чудо.  
То ба чаман даромадӣ, аз қаду орази ту шуд,  
Хор ба дил, қадам ба гил, сарв чудо, суман чудо.  
Юсуфи Миери хуснию в-аз пай як назораат,  
Карда гулу зи ҳар тараф, мард чудову зан чудо.  
Маснади таҳти дилхуший тарки алоик асту бас,  
Каин-жави даҳр як тараф, гар шудам аз ватан чудо.  
Латини пучи муддай, Ерӣ, нахар ба ними чав,  
Нисбати сеҳр дои чудо, мартабаи сухан чудо<sup>1</sup>.

\* \* \*

<sup>1</sup> Газетаси «Бадахшони советӣ» аз январи соли 1990.

Фасли баҳор мавсими гул нолаи ҳазор,  
Афғон, ки нест дар назар он ёри гулъизор.  
Омад баҳору ғунча ба тарфи чаман шукуфт,  
Нашкуфт ғунчай дили ман ох аз ин баҳор.  
Дӣ дар чаман ба нолаву фарьёд булбуле,  
Ин нагма месуруд ба ҳасрат зи шоҳсор,  
Бори фарогати кафасу нолаҳои зор.  
Хуш булбуле, ки ҷон бибарад дар шиканчи дом,  
На ҷаври боғбон қашаду на ҷафои хор.  
Гашта вафо ба ҳоки дарат пойbastи ман,  
Варна маро ба кӯи ту номехрубон чӣ кор?  
Рафтам эгар ба ҳасрати дил охир аз дарат,  
Дилро гузоштам сари он кӯи ёдгор.  
Ин оташе, ки дар дили Ёри нуҳуфт ишк,  
Навбад аҷаб зи ҳокаш агар сарзанад шарор<sup>1</sup>.

### ҚАСИДАИ ЁРИ ДАР МАДҲИ АМИРЗОДА АБДУЛАҲАД ҲОҚИМИ ВИЛОЯТИ ҚАРМИНА:

Эй шаҳлишоҳи малоиқлашқари гардунивикор,  
Ахтари бурчи саодат, моҳи авҷи ифтихор.  
Офтоби дину миллат соян парвардигор.  
Фаҳри даврон қуръат-ул-айни шаҳаншоҳи Бухор,  
Бод доим Ҷаслу таҳту баҳтат барқарор.

Насри иқболат ба тоиди зафар маъмур бод,  
Дидаи субҳ аз ғубори мақдамат пурнур бод,  
Номи некат чун садо дар шашчиҳат машхур бод,  
Дар саҳоват Ҳотами тай бар дарат муздор бод,  
Аз шуҷоат дастбусат Рустаму Исфандиёр.

То никодӣ бар сарири давлати олий қадам,  
Зулму бедод аст яксар ҷодапаймои адам,  
Субҳи раҳмат мезанад ҷӯш аз саводи шоми ғам,  
Лутфу эҳсонат масовӣ бар залилу муҳтарам,  
Филҳақиқат дар тариқи салтанат ин аст кор.

То гули рӯят ба бустони хилофат ҷилва дод,  
Сарв аз рашки қадат по андаруни гил ниҳод,  
Дар чаман бихрому бин, эй сарвари олинҳод,  
Баҳри таъзими чамолат дастбаству кафкушод,  
Дар тавозуъ беди маҷнун, дар дуо барги ҷанор.

Бод нахли коматат аз боғи даврон баҳраманд,  
Дӯстонат сарфарозу комъёбу арҷманд.

<sup>1</sup> Мачмуъ-ул-ашъор, рақами В 1210, вар. 62-б, заҳираи институти шарқшиносии Ленинград.

Турки чашматро мабод аз ранчи махмурй газанд,  
Душманат бодо залилу очизу хору нажанд.  
Дар ду олам сарнагуну русиёху шармсор.  
Эй фидоят Ёрии саргаштай зору забун,  
Дар чаноби ҳазратат чурмам гузашт аз ҳад фузун.  
Ман кию, мадхи ту, эй шоҳзодаи соҳибқурун,  
Дар талотум гар набошад баҳри баҳшиш кунун,  
Рӯзгорам мунқалиб гардиду аз каф рафт кор.

### ДАР ҲАЦВИ МУЛЛО СОИР

Ҳамон рӯзе ки беморе зи мурдан дар ҳазар мезад,  
Фами исқот дар дилҳои махсумон асар мезад,  
Мулло Соир магар он дам ба дунболи падар мезад,  
Маро исқот медӣ гуфта хуноб аз ҷигар мезад.  
Агар исқот кам мебуд, об аз дида сар мезад,

Зи мардум гар яке нафс аст, махсумро дусад бошад,  
Ҳавои нафси ўз шарт берун, бсадад бошад,  
Агар.govу харе гиранд, гуяндаш намад бошад,  
Агарчи ҷояшон мисли саидон дар Скад бошад,  
Раис дунболи исқоти Саид Қосим лагад мезад.

Раис бо додараш бар ҷониби боло равон гардид,  
Шунид ў Ҳочабегим мурд, он гаҳ дав-давон гардид,  
Паи исқот ҳамчун ҷонвари соҳибқирон гардид,  
Зиёро ҳам шунид, аз мурдани ў шодмон гардид,  
Раис бар ҷониби Рованд қадам фарҳундатар мезад...

Зи ҳар кас гар бимирад ҳар, бувад Соир сарвозаш,  
Ҳамон ҳарро бубандад ў чу дар гаҳвораи нозаш,  
Ҳама муллову муфтиро бикун дар қисса оғозаш,  
Муллогул, гар раис дам зад, бугӯ ҳарфи дигар бозаш,  
Магар, ки аз қадим Мирзо, мухаммас баҳри ҳар мезад?

### КОРИ ДАВЛАТДОДХОҲ

Дар замоне асли он мири Музаффар подшоҳ,  
Як ғуломе буд номаш буд Давлатдодҳоҳ.  
Хизмате фармуд шаҳ ўро ба Дарвози шариф,  
Дафъатан ҳамроҳи сарбозони худ ў шуд ба роҳ...  
Муддати ду сол он ҷо маснаду маъво гирифт,  
Баъд аз ин ду сол ҷояш рафт Қосимдодҳоҳ...  
Мехрубонӣ кард ҳазрат гуфт: гүед ў биёд,  
Лек шамшераш бигиред аз миёни ў шумо...

Таърихи адабиёти Афғонистон, Қобул.—. . . . с. 335.

Ҳамдигарҳоро бидида дар вилоёти Ғузор,  
Карда беҳад дар ҳақи фарзандҳои худ дуо...  
Чун дароварданӣ назди ҳазрат он мардудро,  
Бар даҳони у задандӣ мушт хизматгорҳо...  
Ресмон бар гарданаш бастанд бо сад ҷабру зулм,  
Бурда партофтанд хизматгорҳо ўро ба ҷоҳо...  
Қатра гар якҷо шавад, Ёрӣ занад селоб ҷӯш,  
Худ ба зӯри мардуми Дарвоз мебошам гувоҳ!

### ЧОКГИРЕБОН ШУДА РАФТЕМ

Дардо, ки асири руҳи чонон шуда рафтем,  
Парвонаи он шамъи шабистон шуда рафтем.  
Ҷамъияти дилро талабидем ба олам,  
Аз дasti фалак чокгиребон шуда рафтем.  
Аз ҷабру ҷафои туви аз таъни ағӯр,  
Доманзада дар ҷулу биёбон шуда рафтем.  
Дар водии ишқи ту қаландар шуда рафтем,  
Аз Ванҷзамин саҳт гурезон шуда рафтем.

### КАМ КАРДАЙ

Аз арак то бар гули руҳсора шабнам кардай,  
Андалебосо маро шайдон олам кардай,  
Кишвари дил бо сипоҳи дарду ғам нагрифт ҷой,  
Ишратободам ҳама торочи мотам кардай.  
Хору зорам күштай, дар ҳоку ҳун афғандай,  
Эй сазои ман, ки ошик гаштаам, кам кардай...  
Гуфтам андар дидаам, чун мардумак ҷоят қунам,  
Ваҳ ҷи созам, чун назар аз дидаҳо рам кардай...  
Тири мижгонат зи баҳри күштани Ёрӣ бас аст,  
Теги абруро ҷаро бо заҳр яқдам кардай?

### МАҚСУД ЧИСТ?

Гар ман ошик нестам, з-ин гиряям мақсуд чист?  
Ашки сурху ранги зарду оҳи дардолуд чист?  
Пои дил дар қайди занцири муҳаббат мубталост,  
Чун қунам тадбири кор, эй дӯстон, беҳбуд чист?  
Умрҳо шуд соядорам, ҷабҳа фарши роҳи туст,  
Боз мепурсай, ки руҳсори ту гардолуд чист?  
Теғ бар сар, доғ бар дил, дар вафодорӣ чу шамъ,  
Фарши таслимам нигар, табъи ту ноҳушнуд чист?  
Шевай ишқу пас он гаҳ фикри мастиурӣ ҳатост,  
Қисвати маҳбуби моро ратби тору пуд чист?  
Васли ёрам даст доду доманаш додам зи даст,  
З-ин пас акнун судани дasti надомат суд чист?

Оташи рухсораат гар чони Ёриро насухт,  
Бар хати мушкинат, эй маҳ, инфиоли дуд чист?

## НАЧУМЕ

Файзу футүхи дониш аз бехабар начуме,  
Цурғоту ширу қаймоқ аз гови фар начуме.  
Доим ниҳоли худрӯй тумчасту талх меваш,  
Кори қабули мардум аз беладар начуме.  
Аз ҳом пухтакорӣ ҷашми умединадорам,  
Тутгӯсте дар ҷавозак аз тути тар начуме.  
Ҳастам ба як-ду лукма парвардаи қаноат,  
Навволаи даҳонпур шому саҳар начуме.  
Мегӯм шеъри холис ранги ҳалоики га,  
Аз гову ҳар навомем, локу лапар начуме.  
Ҳастам ҳамеша, Ёри, дар ҷустуҷӯи мазмун,  
Ҳамранги мардуми Зинг дар кӯча ҳар начуме.

## ДАР МАЗАММАТИ МУЛЛОВАЗИР

Гум шав аз ин диёр, ту эй хирасар Вазир,  
Дандон фитода аз даҳанат мисли гурги пир.  
Чо ёб, ҷой, рафта ба он ҷой ҷой гир,  
Қ-аз шумият мабод занон тарки шӯ кунанд.  
Ҳар гаҳ туро бубинаи (д) у абру ғуру кунанд...

## ҲОЛАМ БАТАР ШӢ

Мусулмоно, ачаб ҳолум батар шӣ,  
Ки бахту толеам дар кӯҳ ҷар шӣ.  
Надим дар умри худ як соати нек,  
Ба ҳар мулке, ки рафтам шӯру шар шӣ,  
Ба ҳар қас ҷофи якрангӣ задам ман.  
Маро душмантар аз қаждуми зар шӣ.  
Ба боғи ҳам бимондам остајак по,  
Билағжидам, ки магзоям бадар шӣ.  
Ба ҳар хона, ки рафтам, соҳиби он,  
Ҳанӯз дар пойғаҳ бүм кӯй бадар шӣ.  
Бидонум як лаби нуне ки бихрум,  
Навола дар гулӯ чун лукки дар шӣ.  
Бихурдум об аз боло бизад курт,  
Ки поёнтар бирафту танбатар шӣ.  
Биншондам беди маҷнун сар зад ангет,  
Бидохтам ҳарбуза ӯ қаҷқапар шӣ.  
Ҷаро, Ёри, зи баҳти хеш нолӣ,  
Ки толеъ дар азал ин буду бар шӣ?

Хурокму оши боклегиву тарси чогар ай рўму<sup>1</sup>,  
Мусулмуну, чи нэжлэк<sup>2</sup> бй<sup>3</sup>, ки Роҳарв овар ай руму.  
Хамй ову чалу борундагӣ бай зэкяна<sup>4</sup> бас бй,  
Заҳаст<sup>5</sup> боз ига<sup>6</sup> фикри мурани гову ҳар ай рўму.  
Ба хоки даҳр яксун гаштаям тагпали<sup>7</sup> қаҳ ворӣ,  
Лигай сум мекэнад як подаи ғўлу кар ай рўму.  
Таи ҳешэт<sup>8</sup> жувукмун<sup>9</sup> мекэнӣ охир чй зулм аст ин!  
Ту, эй девори меҳнат, ита бисёр најгар<sup>10</sup> ай рўму.  
Ва рағги тухми кирмак пахлигардун рағди<sup>11</sup> коқэнда.  
Ва ҳар дам золи дунё мешапа хокистар ай рўму.  
Намунад ҳамта мирзогӣ ва ранги модагови фар,  
Ба пода мисли тевил мепара як лагмар ай рўму.  
Таи бори ғами дунё ва ранги тагдарӣ, Ёрӣ,  
Сутун мундем амзо<sup>12</sup> бор мезад подар<sup>13</sup> ай рўму.

Дар ин дунёни дун ҳудро ачаб гумроҳ мебинам,  
Яке коре накардам, рӯзи худ бегоҳ мебинам.  
Зихи онҳо, ки дар дунё бикарданд кори уқборо,  
Накардам ҳеч коре ман миёни ҷоҳ мебинам.  
На савму на салот аз ман, на ҳаҷу на закот аз ман,  
Зи баҳри инқадар ҳудро ачаб гумроҳ мебинам.  
Дар айёми ҷавонӣ қадри умри худ надонистам,  
Қунун дар вакти пири умри худ кутоҳ мебинам.  
Дар ин дунёни беҳосил, ба фиски пур шудам моил,  
Зи тавба будаам қоҳил, ачаб гумроҳ мебинам.  
Ҳудовандо, ту Ёриро ба вакти марг имон дех,  
Ки ҳудро аз сагони осии даргоҳ мебинам.

\* \* \*

Абдулфайзхон номи худ охир ҳувайдо кардай,  
Дар миёни подшоҳон шур барпо кардай.  
Сўхтӣ Хилдискро охир ба сад ҷавру ситам,  
Аз сари баанди Питев Ҳуфа тамошо кардай.  
Нангӯ номуса ба дарвозӣ надодӣ, шоҳи ман,  
Такия бар афғон аҷоиб кори бesco кардай.

<sup>1</sup> Ай рўму—аз румон, az болоямон.

<sup>2</sup> Сиёҳие, ки дар хоб шахсро зер мекунад.

<sup>3</sup> Бй—буд.

<sup>4</sup> Зэкяна—барои зикӣ.

<sup>5</sup> Заҳаст—задаст.

<sup>6</sup> Боз ига—дигар бор.

<sup>7</sup> Тагпали қаҳ ворӣ—коҳи зери по шуда.

<sup>8</sup> Таи ҳешэт—дар зери ҳудат.

<sup>9</sup> Жувукмун—пахш кардан.

<sup>10</sup> Ита најгар—интавр нагард.

<sup>11</sup> Рағд—замин.

<sup>12</sup> Амзо—ҳар қадар, ҳар чанд.

<sup>13</sup> Подар—подарӣ, нояни дар.

Хони Қобулро гирифту мулки афғонро ба ҹанг,  
Хони Қобулро ба хоки тира яксон кардай.

\* \* \*

Зи хүи бад шудам бо дарду меҳнат мубтало кам-кам,  
Шудам аз сарбаландй паст ҳамчу хоки по кам-кам.  
Ба пархезй бимурдам, эй худо, ту раҳм бар ман кун,  
Фатири хушк хурдам, гаштаам аз мағзи по кам-кам.  
Зи дарди чашм, Ёрӣ, гири пеши ҳактаоло кун,  
Ки шояд аз қарам бахшад туро рӯзи шифо кам-кам.

Арзи гуломӣ мекунам пеши ту, шоҳи мун,  
Аз ҳӯрдани тутпости қоқ бэфэлэх<sup>1</sup> пусти нои мун.  
Ростэм карай, эй сулама, пӯстэм беду,  
Е не ки мирзоим дихӣ, ку қосаҳои чойи мун...  
Қуқои гӯшам шаш ҷо шикилиқ<sup>2</sup> куним,  
Чав ҷоштам дараке хокшорӣ ҷои мун. (?)  
Ёрӣ агар дар қӯдакӣ осуда зоеъ шудӣ.  
Рӯзе, ки пири мерасад, эйвой мун, эйвой мун.

\* \* \*

Айшу нишоти ин ҷаҳон, ҳеч насиби мо нашуд,  
Аз молу мулки бегарон, ҳеч насибҷ мо нашуд.  
Ангуру нору ҳарбуза, тутпости ширин ҳушмаза,  
Аз маска болои фатир, ҷурғотҳои беназир.  
Ҳеч насиби мо нашуд, ҳеч насиби мо нашуд.  
Ин шеърро хонд Муллоёр, бедарак шуд аз ин диёр,  
Занҳои хуби мулки Ванҷ, ҳеч насиби мо нашуд.

\* \* \*

Газам лабҳои майгуни руҳи Гулрезахотунро.  
Бинӯшам оби ширини лаби Гулрезахотунро.  
Агар меҳмон шавад, ҷонро ба иқдомани фидо созам,  
Ба поиандозиаш бахшам Рау, Жовиду Ӯбгоро<sup>3</sup>.

\* \* \*

Гумайзаминро кардан гузаргоҳ,  
Шому саҳар оянд саломгоҳ,  
Гӯям хабар чист? Эй малик<sup>4</sup>, гандум.  
Гуфтам бигрезам ба сӯи бармол,  
Чобуксавор омад дар бол,  
Гӯям хабар чист? эй Малик, гандум.

<sup>1</sup> Бэфлэх—канда шуд.

<sup>2</sup> Шикилиқ—ямоқ.

<sup>3</sup> Рау, Жовиду Ӯббо—номи деҳаҳои дар Ванҷ буда.

<sup>4</sup> Малик—номи падари Муллоёр аст.

Ало, эй Ванч, расво мекунй, нағзак макун, пур кун,  
 Караи рут<sup>1</sup> мижаву аврума, ам ришома ни хэр кун<sup>2</sup>.  
 Гарангободи Рохарвэл ба мо бисёр тачан дорад,  
 Ту дандун кун паноху гинаи<sup>3</sup> ғаждэн<sup>4</sup> туфсур кун.  
 Чий парво дорй, эй аблах, ту ай неку бади олам?  
 Ба мисли гов шикам пур кун, шабак бархез нухшур кун.  
 Надонистем шукри неъмат ай бахши сазонома,  
 Фалак намайандамун<sup>5</sup> партофт, гуфт олй тавамур<sup>6</sup> кун!

\* \* \*

Нацу, эй бехабар, як майдай нуму нишун янда<sup>7</sup>,  
 Бэбими ай пага бозе ки чу ман одамун янда.  
 Ту хин дуниста бин<sup>8</sup>, ки ин кэлити чои хэрсунай,  
 Надуме<sup>9</sup> ай кадим бахши чий умаан<sup>10</sup> одамун янда.  
 Бэдом<sup>11</sup> як майда боклугин ки кекеш мекина халка,  
 Шикам омос, кэртек, дам ду поям, саргаранг янда.  
 Хамуш, Ерй, дар ин фачмулк ту, охир чанд менолой?  
 Надорй рах, ки бэгрэй, бэшин ай дарди чун янда!

Мэни дармунда ҳарчанде, ки мекэнэм потелэк<sup>1</sup> янда,<sup>2</sup>  
 Наши ҳеч ҳосилэм як пилтай токи шилэк<sup>3</sup> янда.  
 Ҳама дар ин замуна сохиби нуну шину<sup>4</sup>ай чума,  
 Мэни фалхос<sup>5</sup> бод камбе<sup>6</sup> ва ранги бодхэрэк<sup>7</sup> янда.  
 Агар накэнэм<sup>8</sup> чу чаплоқи цегелма<sup>9</sup> поргию чэргий<sup>10</sup>,  
 Бэмэрме<sup>11</sup> охир ай личий зэмистуни хэнэкяндда.  
 Дэлэм мега, вахез<sup>12</sup> чу кэн бэра<sup>13</sup> бай мэлки обода,

<sup>1</sup> Рут—кандан.

<sup>2</sup> Хэр кун—бикан.

<sup>3</sup> Гина—чормагз.

<sup>4</sup> Ғаждун—күдакон.

<sup>5</sup> Намайандамун—моро ин чо партофт.

<sup>6</sup> Тавамур—гандамур.

<sup>7</sup> Янда—ин чо.

<sup>8</sup> Бин—буданд.

<sup>9</sup> Надуме—намедонам.

<sup>10</sup> Умаан—омадаанд.

<sup>11</sup> Бэдом—бидех ба ман.

<sup>12</sup> Потелэк—цойзадан.

<sup>13</sup> Янда—инчо.

<sup>1</sup> Шилэк—күхна.

<sup>4</sup> Шину—шуданду.

<sup>5</sup> Фалхос—бечора.

<sup>6</sup> Камбе—менушам, меҳүрам.

<sup>7</sup> Бодхэрэк—як навъ парандай борхур.

<sup>8</sup> Накэнэм—накунам.

<sup>9</sup> Чэргэл—либосхой дарида.

<sup>10</sup> Поргию чэргий—ямоқ задани чизи дарида.

<sup>11</sup> Бэмэрме—мемурам.

<sup>12</sup> Вахез—бархез.

<sup>13</sup> Чу кэнбэра—аспаша чу гуфта рафт.

Чи истмī<sup>14</sup> бахши як қошуқ ҳопикови тэнэк<sup>15</sup> янда.  
Бэфармим<sup>16</sup> яктарī<sup>71</sup> отолае як кафгардii<sup>18</sup> орда,  
Анэз як қурт нахурдэм, мегира<sup>19</sup> садкас фэлэк<sup>20</sup> янда.  
Наёфтас ранги мои хэлпэти<sup>21</sup> хар чо хэдованди,  
Бағайр аз шира<sup>22</sup> як носрү чавини шэлмэтэк<sup>23</sup> янда.  
Накан чуне дар ин дунē, ғами амдо<sup>24</sup> махур, Ёрй,  
Аз аввал то охир ҳеч кас наёфтас ризқ ва фэк янда.

Гамэнда<sup>1</sup> чова<sup>2</sup> ҳолам ту нагуфти дилбарэм яхпэк<sup>3</sup>,  
Наши<sup>4</sup> парвою аз хуни дилу чашми тарэм яхпэк.  
Чу медүй ки чанд вақте аз бари ту чун каме<sup>5</sup>,  
Биё доманкашун як бор тори сарэм яхпэк.  
Чунин фэлхок<sup>6</sup> ворй дар тай мэткин<sup>7</sup> бэчэк<sup>8</sup> сарма,  
Каполэнда<sup>9</sup> бэбиний, биниям мағзи сарэм яхпэк.

\* \* \*

Гал<sup>10</sup> бэдумат<sup>11</sup> ки ту чу<sup>12</sup> зэлфа парешун кара бий<sup>13</sup>,  
Мэраки хэрхэпэка<sup>14</sup> бэ сару сомун кара бий.  
Азма ки зэрвимэт<sup>15</sup> шэк-шэки шэк шим<sup>16</sup> ба барэт,  
Хич надоим<sup>17</sup> як мачак, ови чишма<sup>18</sup> чу Чайхун кара бий.  
Ба азизун, бэзэргун, калануни Дарвоз,  
Мэни сахмотай сахмотара ҳайрун кара бий.

<sup>14</sup> Истмī—меистӣ.

<sup>15</sup> Ҳопикови тэнэк—дам каш ордoba.

<sup>16</sup> Бэфармим—бифармудан.

<sup>17</sup> Яктар—камтар.

<sup>18</sup> Яккапард—як каф орд.

<sup>19</sup> Мегара—мешавар.

<sup>20</sup> Фэлэк—овози пой.

<sup>21</sup> Хэлпэти—nobакор.

<sup>22</sup> Шира—ордоб.

<sup>23</sup> Носрү чавини шелмэк—нони нимхоми часпаки чавин.

<sup>24</sup> Амдо—беҳуда.

<sup>1</sup> Гамэнда—дар ғам бударо.

<sup>2</sup> Чова—читавр.

<sup>3</sup> Яхпэк—каме, андаке.

<sup>4</sup> Нашӣ—нашуд.

<sup>5</sup> Чун каме—ҷон меканам.

<sup>6</sup> Фэлхок ворй—чормағзи бепуст барин.

<sup>7</sup> Дар тай мэткин—дар таги сангি лўнда.

<sup>8</sup> Бэчэк—чикадан, задан.

<sup>9</sup> Капол—косахонаи сар.

<sup>10</sup> Гал—ҳозир.

<sup>11</sup> Бэдумат—медонамат.

<sup>12</sup> Чӯ—ҷон.

<sup>13</sup> Кара бий—кардай.

<sup>14</sup> Мэнаки хэрхэпэка—мани хурдакаки бечораро.

<sup>15</sup> Амза ки зэрвимэт—хар қадар ки туро зорй кунам.

<sup>16</sup> Шэк-шэки шэк шим—наздик шудам.

<sup>17</sup> Надоим—надодиам.

<sup>18</sup> Ови чишма—оби чашма.

Сари тунди Покашон<sup>1</sup> ғамгинэм кардаст,  
Ба Тутак<sup>2</sup> расидэм, рахгирэм кардаст.  
Бирафтем сап-сапак<sup>3</sup> андар сари дү<sup>4</sup>,  
Ки Наврузэм бэдөб як аспи фарбу<sup>6</sup>.  
Чунон рохим<sup>7</sup>, ки ай Гишхун бадар шим,  
Ба тавларзаву сардард сарбасар шим,  
Бигуфтумшон, ки эй ёрон, муборак!  
Кичо реме<sup>8</sup> акиби мо каторак.  
Нигохшун мекунэм хар чор-ҳастан,  
Ҳашарвор аз қафоям рожа<sup>9</sup> бастан,  
Таву тавларзаву сардарду сармо.  
Ҳама як сү, Ерии бечора танхο.

Умрхо шуд, ки гирифтори тум<sup>1</sup>, эй хелагарӣ.  
Ҳама дам ташнаи дидори тум, эй хилагарӣ.  
Ранги парвона надорам ба касе рӯзу ҳаво,  
Моили оташи руҳсори тум, эй хилагарӣ.  
Руз дар пеши дарэт мисли сагон нүжэк кэмс<sup>2</sup>,  
Нестам ҳечи гам аз эвару<sup>3</sup> шӯи сияҳат,  
Талхакаф аз ҳуши қимори тум, эй хелагарӣ.  
Раҳма мепоя, месора, қаҳршун ҳәраме<sup>4</sup>,  
Ёри дилтالху дилафгори тум, эй ҳелагарӣ.  
Ерии мазлуму бечораро ғамгин карай,  
Ба ҳазор дօғ ҳаридори тум, эй ҳелагарӣ.

\* \* \*

Дар мулки Сангевни<sup>5</sup> дароз,  
Дод мезанан аз беваҳо.  
Гуфто, ки ҳайб<sup>6</sup> нест, ай, таго,  
Бай мо<sup>7</sup> ни Гишхун<sup>8</sup> амтарай.

\* \* \*

1 Покашон—куталест мобайни қишлоқҳон Ғұмаяқ ва Гишхун дар Ванҷ.

2 Тутак—чоест дар Ванҷ.

3 Сап-сапак—оҳиста-оҳиста.

4 Дү—деха.

5 Бедо—бидод.

6 Фарбу—фарбех.

7 Роҳидан—ба душвориу азоб роҳ рафтани.

8 Реме—меравем.

9 Рожа—катор.

1 Тум—туам.

2 Нүжэк кэмс—нолаву аффон мекунаим.

3 Эвар—додаршуй.

4 Қаҳршун ҳәраме—қаҳрашон меояд.

5 Сангевни дароз—дехаест дар ноҳияи Қалъаи Хум, ки зодгоҳи модарӣ Муллоёр аст.

6 Ҳайб—айб.

7 Бай мо—дар мо ҳам.

8 Гишхун—номи дехаест дар Ванҷ.

Вусто<sup>9</sup>, ту дар ии боги пури мева бэбин,  
Дар ҳар таи тут қофилай бева бэбин.  
Рангзард занако дидем дар рӯзи баҳор,  
Ту боз ай юҳо<sup>10</sup> мастибу ноз, ишва бэбин<sup>11</sup>.

(Аз баёзи Дарваз)

## МУЛЛОЁРИ ЁРИ

Кори Турсун ҳамагӣ ҳилаи бечо бедабаст<sup>1</sup>,  
Хоқибат<sup>2</sup> ҳосили ў ҳамраи Вахӯ<sup>3</sup> бедабаст.  
Ваҳти рафтанишуна ки бишнавем ай мараке,  
Ҳамтари чархай кампир чағопо<sup>4</sup> бедабаст.  
Чангӣ дарваза бидунист Карими катасар,  
Ва ҳамин умаҳашон<sup>5</sup> ҳосил гумраҳ бедабаст.  
Ва дили мӯ<sup>6</sup>, ки та зоғарсӣ<sup>7</sup> ра чакмез каран,  
Тарси дунё ҳамагӣ дар дили уно бедабаст.  
Ар қадумашон чи қадар пур каран ай муро<sup>8</sup> ҷувол,  
Ту бубинию дилаш ҳарбуза савдо бедабаст.  
Мураи мардуми Дарваза ва шотӣ<sup>9</sup> барамен,  
Мураи мардуми ӯзбак ва ҷуволо бедабаст.  
Ҳайфи ў рузи давондан, ки на бим Қалъаиҳум,  
Ага не, ай сари кӯҳ ваҳти тамошо бедабаст.  
Амқа тиршап ки каран мӯ на расӣ ҳеч қаса,  
Ҳазрати Хизр гумон-му қати мо бедабаст.  
Ёрии сурҳар иш байта барои мегуфт,  
Ки бидунанд ама мардум, ки Мирзо бедабаст.

## БАЙТҲОИ АЛОҲИДА ВА ҶАҲОНГИРӢ

Чаро бо дўстонат ҳарфи бедастур мегӯй?  
Муллоёри ғариби бенаворо кӯр мегӯй?

\* \* \*

Дар мулки Ванҷ оҳанчикак ай мо болотар шинаме,  
Ҳайрон бимондум, эй худо, худа аз Ванҷ ко кэмे?

\* \* \*

<sup>9</sup> Вусто—усто.

<sup>10</sup> Юҳо—онҳо.

<sup>11</sup> Накл аст, ки боре занони дар бод пишаста аз Муллоёр шеъре талаб ме-  
нишид ва ў дафъатан иш руబиро мегӯяд.

<sup>1</sup> Бедабаст—будааст.

<sup>2</sup> Хоқибат—оқибат.

<sup>3</sup> Вахӯ—водие дар ноҳаи Тавилдара мебошад.

<sup>4</sup> Чагопо—бехуда.

<sup>5</sup> Умаҳашон—омаданашон.

<sup>6</sup> Ва дили му—ба дили мо.

<sup>7</sup> Зоғарсӣ—номи кӯталест.

<sup>8</sup> Мура—мурда.

<sup>9</sup> Шотӣ—нардборн.


Рақибамро намехоҳам, ки дар пояш халад хоре,  
Кас нест, ки сумбатарвор, бишканад уро.

\* \* \*

Рақибамро намехоҳам, ки дар пояш халад холе,  
Чунонаш дӯст медорам, ки дар чашмаш газад море!

\* \* \*

МУЛҲАҚОТ



## МАҲМУДИ ДАРВОЗӢ

(аҳволашро аз «Ганчи парешон» А. Хабибов соли 1984,  
Душанбе, сах. 46):

Зо<sup>1</sup> дучорум санами хосасухӣ боламаке,  
Офати чону дилу ишвагари камгапаке.  
У рамия зи ману мун зи гамаш мурам зор,  
Ёфт мазмуни муну гашт бигуфт нармакаке.  
Ту чӣ дорию дилат аз пай ман чун хун аст,  
Гуфтамаш ҷалд<sup>2</sup> марав, дамта бигӣ яқдамаке.  
Гуфт хап шав, ки бубом аз сари ту бингараме,  
Хала пақ-пақ<sup>3</sup> ту биё, то ки набинад қасаке.  
Эй, ки ҷунум садқат, мумаву бобум садқат,  
Гуфт аҳ аз муни саркал, ки бумураст мараке<sup>4</sup>.  
Ба ҳудову сари бобам, ки навомем<sup>5</sup> аз ту,  
Мезанэм куртама чоқ, ҳала бадар ша мараке.  
Гуфтам, эй ҷони ширин, оруми ҷунут на мунум?  
Қаҳ-қаҳ ханда кара гуфт биё як шабаке.  
Гуфтамаш шав, ки биёим ту чӣ ғав-ғав<sup>6</sup> қуниме,  
Гуфт не-не, ҳама хованд биё нармакаке.  
Рафтаму шодикунон ҳалқа задэм дар кӯяши,  
Сина бо сина ниҳодам, ду лаба бо лабаке.  
Саҳт оғу什 гирофтум, ки начунбӣ ай ҷош,  
Гуфт ночом гуруфтӣ, чӣ қунум аҳ мунуке.  
Хумри Маҳмуд ба шаҳт умаву хафтод расӣ,  
Ҳарзи аъвол намудем ба ӯ як шабаке.

<sup>1</sup> Зо—зад.

<sup>2</sup> Ҷалб—тез.

<sup>3</sup> Пак-пак—ҳам-ҳам.

<sup>4</sup> Марак—мардак.

<sup>5</sup> Навомем—намехохем.

<sup>6</sup> Ғав-ғав—ғавро.

**МУЛЛО МИРХОЦАИ НОЧЙ** (нигаред А. Ҳабибов  
«Ганчи парешон», Душанбе, 1984, сах. 107):

Маҳваси лапбашандӣ<sup>1</sup> гулрухсор,  
Лудӣ<sup>2</sup> бо ман ба лаъли шаккарбор.  
Оразаш хирӯ<sup>3</sup> абрувонаш тef,  
Тар пуро яд<sup>4</sup> бигуфтамаш бисёр.  
Лудум<sup>5</sup>, эй нозанини шаккарлаб,  
Ба мурдак<sup>6</sup> аз лабон ду-се, чор.  
Ят<sup>7</sup> ба паҳлӯи ман нишаст он гул,  
Додӣ<sup>8</sup> гулҳо ба гушай дастор.  
Даст дар гарданаш ҷудум<sup>9</sup> маҳкам,  
Нустум<sup>10</sup> андар бараш бад-ин атвор.  
Чеми<sup>11</sup> охувашаш ба сад ишва,  
Путчи<sup>12</sup> новакаш намуд афгор.  
Лафзи шуғнию ҳарфи дарвозӣ,  
Ночиё, ширу шакарат гуфтор.

**ҒАЗАЛИ НОЧЙ ДАР ПАЙРАВИ АЗ ХОЧА ҲОФИЗИ ШЕРОЗӢ**

Ало ё ҳай ҳа луливаши ҳайкалҳамоилҳо,  
Шиям<sup>1</sup> калкоти<sup>2</sup> ҳэшбура сабук ҳамранги қаҳгилҳо.  
Зи пун<sup>3</sup> то сар ҳату ҳоли ҳалилун ҳоламе кушта,  
Ҳэш ай сар, сабр ай дил, фарра ай тан баста маҳмилҳо.  
Набаста вожуки<sup>4</sup> дустӣ дар гарданум якраҳ,  
В-у соҳти сангӣ мармар дошт дил дар ҳалли мушкилҳо.  
Лабе буроя<sup>5</sup> чун ғунча, агар гап мезана тутӣ,  
Ҳасал, шаҳду шакар реза, биёву кун тановилҳо.  
Бувад дар ҷашми ман рафтори ӯ қавғи сахаргоҳӣ,  
Замин миннат куна, раҳ мерава армун дар дилҳо.

<sup>1</sup> Лап башанд—бисёр хуб.

<sup>2</sup> Лудӣ—гуфт.

<sup>3</sup> Хир—офтоб.

<sup>4</sup> Яд—биё.

<sup>5</sup> Лудум—гуфтам.

<sup>6</sup> Ба мурдак—буса ба ман дихед.

<sup>7</sup> Ят—омад.

<sup>8</sup> Додӣ—зад.

<sup>9</sup> Ҷудум—кардам.

<sup>10</sup> Нустэм—нишастам.

<sup>11</sup> Чем—ҷашм.

<sup>12</sup> Путч—мижа.

<sup>1</sup> Шиям—шудам.

<sup>2</sup> Калкот—гаранг.

<sup>3</sup> Пун—поён.

<sup>4</sup> Вожуқ—ресмон.

<sup>5</sup> Буро—агар лаб кушояд.

Буровард усмаву зо<sup>6</sup> сурма бо чашмони шаҳлояш,  
Сафеда сурхӣ бо лунҷо<sup>7</sup>, хане<sup>8</sup> бо панча гул-гулҳо.  
Гапучук<sup>9</sup> дар тай бори ғамаш, Ноҷӣ, чупук<sup>10</sup> мундум,  
Надо рӯ бо мун ҳаргиз амқадар<sup>11</sup> шим<sup>12</sup> зору моилҳо.

(Аз забони Ёдгори Роҳарвӣ навишта)  
**МУЛЛО МИРҲОЧАИ НОҶӢ**

Шав хоу дием, лаҳти ҷигар, лаъли лави дурдуната,  
Чандон тамошоҳо қарэм ҷашмуни пурмастуната.  
Сурхӣ зиҳӣ<sup>1</sup> бай лунҷо носпоти<sup>2</sup> ҳушбурам<sup>3</sup> карӣ,  
Гаштӣ раҳи шоҳэм зайд, бод аспи қаҷ пурхуната<sup>4</sup>.  
Ман қарҷайни<sup>5</sup> дар камэм, ҷашмом ҳавзи синатай,  
Лӣ ҷот бэчэнбӣ, мегирэм, мурғовиҳои сината.  
Дар майлиси суроэ пос, дастэм бэду дастэм дэрӯз,  
Дастэт агар холӣ бувад қап<sup>6</sup> мекунэм дэствоната.  
Арму намонад дар дэлэм, важғаб<sup>7</sup> занам дар рут пэрӣ<sup>8</sup>,  
Алвонавор<sup>9</sup> биспуфэм<sup>10</sup> лаъли лави дурдуната.  
Розию шартӣ мегирэм, шаҳшулиота бас кунӣ,  
Хунсор ва ҷангот накэним, вахти бимонэм фуната.

(Аз баёзи Дарвоз. Ноҷӣ)

Як рах напурсӣ ту маро, ту корумеву ҷокэме,  
Захреваи зи морҷэкэт<sup>1</sup> имрӯзма фардо қеме.  
Аз ў бари девори ту вахте бэшэм мэн рӯпарӯ,  
Оу мегирэм дар ҷои худ, вахтеки сар боло қеме.  
Аз мэн на тарфэ дуна мунд на мағзи ҷормагзу ҳамел,  
Ганҷури мумам холӣ шӣ, охир мэн расво қемӣ.  
Хушбераи софэм қарай, нозанини маҳлиқо,  
Сурхира зан дар линҷҳот, бо худ маро шайдо қеме.  
Дигар машин дар пешакэм, заҳрат дари талҳам кафӣ,  
Дар талҳии ҷонқанданэм, шистай тамошоҳо қеме.

<sup>6</sup> Зо—зад.

<sup>7</sup> Линҷо—руҳкор.

<sup>8</sup> Хани—хина.

<sup>9</sup> Гапучук—маҷак-пачак.

<sup>10</sup> Чупук—маҷак.

<sup>11</sup> Амқадр—он қадар.

<sup>12</sup> Шим—шудам.

<sup>1</sup> Зиҳӣ—задӣ.

<sup>2</sup> Носпотӣ—ношпотӣ, мурӯд.

<sup>3</sup> Ҳушбура—ҳушбура.

<sup>4</sup> Ий мисраи аз шаҳмот аст, яъне гаштӣ руҳу шоҳамро задӣ бо аспи қаҷ-рафтарат.

<sup>5</sup> Қарҷайни—мурғи шикории шоҳинмонанд.

<sup>6</sup> Қап—қапидан, гирифтан.

<sup>7</sup> Важғаб—ба шикам хоб рафтан.

<sup>8</sup> Рут пэрӣ—рӯ ба рӯӣ.

<sup>9</sup> Алвона—як ӣавъи шафттолу.

<sup>10</sup> Биспуфэм—супоғидан, макидан.

<sup>1</sup> Зи морҷак—захри аз мор ҷакид.

(Аз баёзи Дарвоз)  
**МУЛЛО АЗИМИ КАЙФИ**

Навомем<sup>1</sup> ай слуми бевасила,  
Зи ҳар ҷо кирмаки бетору пила.  
Биёрем ҳар гаҷе чанде<sup>2</sup>, ки умай,  
Агар чанде, ки бошад чумат шила<sup>3</sup>.  
Слуми хушку ҳолӣ бе алек аст,  
Чизэм медӣ бошӣ дар тори нила<sup>4</sup>.  
Агар нунаш бидех як ҳафта ҳар рӯз,  
Саворӣ мекунӣ, охир, туfila.  
Намебахша ба ту нағси занакро,  
Магам розо кунӣ марди вакила<sup>5</sup>.  
Ту угам бэрда дар хуна фэрӯм,

• • • • •  
Ба шаҳват пеша кун, Кайфӣ, ба дунё,  
Худо бад бинаме марди баҳила.

(Аз девони дастхати Кайфӣ)  
**КАЙФИ**

Дар ови хунук нуни тунук сар назаме<sup>1</sup> пок,  
Бегайр ғанӣ ҳар фақира дар назаме пок.  
Ҳар раҳгузаре дим слум асту алайке,  
Бо марди раҳӣ ҳар гапу чанбар назаме пок.  
Сирре, ки даруни дили ман асту ниҳуий<sup>2</sup>.  
Ҳам бо падару модару хоҳар назаме пок.  
То лавма қафундэм<sup>3</sup>, ки ба ҳолам бараамен-аш,  
На бо пашии мода ва нар па назаме пок.  
Лофе назаме мэн, ки наэм итару утар<sup>4</sup>,  
Сарма ва сари ҷоҳили ҳар назаме пок.  
Бечораам маҷруҳ сари масти надорэм,  
Мунанди шукайний<sup>5</sup> ба сарам пар назаме пок.  
Кун мундэм шиштэм ба сари коҳи қиноат,  
Ху баҳри тамъ ранги қаландар назаме пок.  
Дар неши баҳилуна лаҳимуна хабешун,  
Аз гүшнагии хеш дами сар назаме пок.

<sup>1</sup> Навовем—намефорад.

<sup>2</sup> Ганде—ҷуқу ганде—майдо-чайдо.

<sup>3</sup> Шила—пора-пора (жанда).

<sup>4</sup> Нила—болои сарам.

<sup>5</sup> Вакил—вакили хангоми акди никоҳро дар назар дорад.

<sup>1</sup> Назаме—намезданам.

<sup>2</sup> Ниҳуий—ниҳонӣ.

<sup>3</sup> То лавма қафундэм—то сухан оғоз кардам.

<sup>4</sup> Итар-утар—ии тавр он тавр.

<sup>5</sup> Шукайний—монанди шукайихо (Шукай— дехаи дар қисми Афғонисто-

Вахте, ки Алӣ бошад бичум ҳар чӣ, ки медам,  
У нест даме бар дари Камбар назаме пок.  
Ҳаргиз нараме бар дари навкисай зардор,  
Рухсора ба ранги гули заъфар назаме пок.  
Ҳотамсифате нест, дареф амтари хотам,  
Пайма ва дари мэрҷек<sup>1</sup> хурбар назаме пок.  
Ҷустан зи шаҳу мир чизе муслиҳатам нест,  
Ёҷуҷиснат садди Сикандар назаме пок.  
Мир марди калун аст, шах аз мир калунтар,  
Дар тори ду кас пояи мунбар назаме пок.  
Ҷое, ки натуме нараме пома намуме,  
Аз пеши занем хаставу дар ҷар назаме пок...

(Аз баёзи дастхат)

То нир гараме одам, қомат гараме ҷаҳта,  
Дар ҷаҳта пайи дунё, месоза ҷаҳоҷаҳта.  
Ҳирсу ҳаваси дунё, лонқ ба ҷуҳун<sup>1</sup> дорад,  
Пирона муносиб чист, окирваи<sup>2</sup> пэрпаҳта.  
Аз пири дусадсола тавфиқи ҷуҳуну бех,  
Гоғил зи ҳудо бошанд, мардуни ҳумуррафта.  
Пире, ки ҷуҳун табъ аст, у бобаи шайтун аст,  
Дузах барамон фардо, шайтун қатӣ бадбаҳта.  
Бас кай кунуме, Қайфӣ, фосиқмазаи фиска,  
Дузах бигира фардо, бай кофара дузахта.

## МИРЗО ЛИҚО

Гал<sup>1</sup> бэдуме, ки ту чу зулфа парешу карай,  
Мунэки ҳарҳапака<sup>2</sup> бе сару сому карай.  
Амза умэм ва барат<sup>3</sup>, ҳече надоим ту мэчак<sup>4</sup>,  
Руи ҷашмэм ба бари рум ту ҷайху карай.  
Карай айшу нишота ва рафекуни дига,  
Ситаму ҷавра насиби мани маҷлу<sup>5</sup> карай.  
Рӯзи мурэм, ки қабудпуш гаран пиру ҷавон,  
Ин чӣ инсоғ, ки ту куртата гулгун карай.  
Ба ҳазизуну бузургуни қалумои ҳудо,  
Сухта-сұхта мна дар ҳишқ ту бурю карай.

<sup>1</sup> Мэрҷек—мурча.

<sup>2</sup> Ҷуҳун—ҷавон.

<sup>3</sup> Окирва—?

<sup>4</sup> Гал—ба маънои ҳозир, ки дидам.

<sup>5</sup> Ҳарҳапак—хушкшударо.

<sup>1</sup> Амза умэм ва барат—ин тарқ омадам ба наздат.

<sup>4</sup> Надоим ту мэчак—надодӣ ба ман бӯса.

<sup>5</sup> Маҷлу—ба маънои Машнун.

(САИД АҲМАДИ ОРИ)

Мни дармунда ҳарчанд мекунэм сад потэлэк<sup>1</sup> янда<sup>2</sup>,  
 Нашй ҳосил ва мэн як пилтаи тоқй шэлэк<sup>3</sup> янда.  
 Ҳама дар ин замуна сохиби нун шию ай чума,  
 Мни фалҳос<sup>4</sup> бод камбе ва ранги бодхэрек<sup>5</sup> янда.  
 Бирафтан булбулу дар бօғ мэн руи чучаву ҷандэм,  
 Зи ҳам важдаб<sup>6</sup> кэме қоб-қоб чун мурғи кэрек янда.  
 Дилем мега вхез чу кун бра бар мулки обода,  
 Чий истэме бахши як қошуки қапикови<sup>7</sup> тунук янда.  
 Биёрэм яктарӣ<sup>8</sup> оталиву ук капгири ора<sup>9</sup>,  
 Ҳанӯз як курт нахурэм мегира сад қас фалэк<sup>10</sup> янда.

(Чонӣ, аз деҳаи Хумби Валиӣ,  
 аз навиштаи худи шоир)

Шав, ки умэм ва дарэт, шаҳми ту мар-мар кэнаме<sup>1</sup>,  
 Ҷархаша мунда ҳамаш, пилтата тар-тар кэнаме.  
 Важдаб<sup>2</sup> зом<sup>3</sup> таҳи поресаи<sup>4</sup> оғил ва фэрӯ,  
 Аз дарун гови фарәш<sup>5</sup> ноләшу иэхшар<sup>6</sup> кэнаме.  
 Гуфтэм убартаг брам бингарэм ӯ ҷони ширин,  
 Рафтэмэ дим<sup>7</sup>, ки чи пешт ҳовайю ҳэр-ҳэр кэнаме.  
 Бахши ведор каранәш санга ҳавола бэкарэм,  
 Саги зориша бэдим бай рума ҳар-ҳар кэнаме.  
 Лифама<sup>8</sup> зом ва миён бахши гирехтан энгам,  
 Ва дилем боз бигуфтэм, ки сагэш сэр кэнаме.  
 Боз як рӯзи дигар рафтэм, ки бэшинэм ва қатиш,  
 Мэн, ки дӣ ва паси новачо мэнҷар<sup>9</sup> кэнаме.  
 Ҳавагармәш<sup>10</sup>, ки ва мэн ҳеч гапи рост на зо,  
 Ва дуруғгүй дили Ҷонира бе пар кэнаме.

<sup>1</sup> Потэлэк—пой куфтан.

<sup>2</sup> Янда—ин ҷо.

<sup>3</sup> Шэлэк—кухна.

<sup>4</sup> Фалҳос—роҳгум, факир.

<sup>5</sup> Бодхурак—номи як парандаг.

<sup>6</sup> Важдаб—ба шикам ҳоб рафтган.

<sup>7</sup> Ҳапикоу—ордoba.

<sup>8</sup> Яктарӣ—каме.

<sup>9</sup> Ора—орд.

<sup>10</sup> Ғазлек—ногаҳон пайдо шудан.

<sup>1</sup> Шаб ки омадам ба дарат. шамъи ту мар-мар мекунад.

<sup>2</sup> Важдаб—ба шикам ҳобидан.

<sup>3</sup> Зом—задан.

<sup>4</sup> Пореса—шифти оғел.

<sup>5</sup> Гофи фар—гови қисир, бе шири бегӯсола.

<sup>6</sup> Иэхшар—нухшор.

<sup>7</sup> Дим—дидаам.

<sup>8</sup> Лифама зом—банди шалвор гирифтаму оҳанги гурехтан кардам.

<sup>9</sup> Мунҷар—ба маънои ҷой кардан, лиҳҳон шудан.

<sup>10</sup> Ҳавагармәш—ба маънои садқааш шавам.

## ҲАМИДУЛЛОИ ДАРВОЗИ (аз бабзи Дарвоз)

Аспо захмэм<sup>1</sup> дар мулки Ванҷ,  
Ин байта ман барпо кэме.  
Рангэм ва ранги заъфарун,  
Ҳак ай дилэм, мэн чо каме<sup>2</sup>.

### ҚОЗӢ НАБОТИ ДАРВОЗӢ:

Хафаву зик шидам, гуфтор навомем<sup>1</sup> ғалак<sup>2</sup>,  
Фикри хов дорэм, бедор навомем, ғалак.  
Дилам мега: чу кунӯ<sup>3</sup> Дарвоз бэра,  
Боз ай аффони хунхор навомем, ғалак.  
Боша<sup>4</sup> пусти бэқагову аз ситаму ҷаброра,  
Музаву маҳсии булғор навомем, ғалак.  
Боша иони арзанин, ки мудум ғаж<sup>5</sup> бэзанэм,  
Деги оши сари бозор навомем, ғалак.

\* \* \*

### МАСТОНИ РОХАРВӢ:

Вусто<sup>6</sup>, ту ин боғи пури мева бэбин,  
Дар ҳар таи тут қофилиа бева бэбин.  
Рангзард, занэко дидем дар рӯзи баҳор,  
Ту боз ай ўҳҳо<sup>7</sup> мастию нозу ишва бэбин.

\* \* \*

### МУЛЛО ДҮСТИ ЁГЕДӢ:

Ғал<sup>1</sup> бэдумат<sup>2</sup>, ки ту чу зэлфа парешун кара бий<sup>3</sup>,  
Мэнаки хэрхэкэка<sup>4</sup> бесару сомун кара бий.  
Амза ки зарвимэт<sup>5</sup> шэк-шэки шэк шим<sup>6</sup> ба барэт,  
Ҳич надоим<sup>7</sup> як мачак ови ҷашма чу Ҷайхун кара бий.

1 Захмэм—монда шудан.

2 Намедонам, чӣ кор кунам.

1 Навомем—намефорад.

2 Ғалак—хозир.

3 Чу кун—аспа қамчин зану рав.

4 Буша—бошад.

5 Ғаж задан—хойдан.

6 Вусто—усто.

7 Ўҳҳо—онҳо.

1 Ғал—хозир.

2 Бэдумат—бидонам, ки.

3 Бий—будӣ.

4 Хэрхэкэк—хурдакак.

5 Зарвимэт—зорӣ кардан.

6 Шэк-шэки шэк шим—наздик шудам.

7 Надоим—надодиам.

Ба азизуну бэзэрнуу калунуни Дарваз,  
Мэни сахмотай сахмотаро<sup>8</sup> ҳайрун кара би

## МИРЗО ШАФЕЪИ ДАРВОЗӢ

Вало ки мэн ҷураи шато<sup>1</sup> навоме<sup>2</sup>,  
Аз лулии бозингари маддоҳ навоме.  
Аз бевазани дубини дубоф навоме,  
Аз додани як севи туруш навоме.  
Аблаҳ бувад он кас, ки бисорад занакоро,  
Аз рафтани пак-пак паси девол навоме.  
Шафеъ, ту қабул кун ба ҷаҳон қисмати ҳакро,  
Чаннат на талаб, ё нагӯ аз нор навоме.

## МУЛЛО ХУҶАИ ДАРВОЗӢ:

Мехӯрам доим ба ёди дӯст хуноби ҷигар,  
Нест моро улфате ғайр аз ту дар ҳалки дигар.  
Нисбати ҳусни ту дар олам набошад заррае,  
Нест моро дар ду олам ғайри ту ёри дигар.  
Шарбати ҳусни туро рӯзе агар орам ба каф,  
Дар дилам н-ояд ҳавои шаҳду ҳалвои дигар.  
Мекашӣ ҳар дам ба ҷашмони сиёҳат сурмае,  
Мекунӣ ҳар соате сад ишваву нози дигар.  
Ғамзааш ҷону диламро, Ҳуҷа, чун бетоб кард,  
Гиряи ошиқ ба маъшуқаш бувад кони шакар.

Эй ситамгар, ман асири ҷашими шаҳлоят шавам,  
Чоми васлат бар каф орам, бодапаймоят шавам.  
Медихӣ фандам, ки рӯзе ҳоҳӣ дидан руи ман,  
Эй тасаддуқ бар ғиребони дилосоят шавам.  
Мехиромӣ дар ҷаман чун кабк андар кӯҳсор,  
Бо дилу ҷонам ғидои қадди болоят шавам.  
Ҳаст дар нахли вучудат себу бодому анор,  
Ман ғидои нахли зебову дилороят шавам.  
Раҳм бинмо соате пеши мани Ҳуҷа биё,  
Мурдам аз хичрат нигор, хоки қадамҳоят шавам.  
Шаб ки дидам дар ҳаёлам ҷилваи ҷононаро,  
Аз даруни дил қашидам наъраи мастанара.  
Гар ҳаёли ту қунам, чун мум мегардад дилам,  
Ишқ дар дил ҷо қунад ин пешан шоҳонаро.  
Ҳуҷа, чун майли ҷамоли дӯст мекардӣ чӣ суд,  
Ишқ месузад дили ҷандин туву ҷононаро.

\* \* \*

<sup>8</sup> Сахмота—камфаҳм, нодон.

<sup>1</sup> Шато—риёкор.

<sup>2</sup> Навоме—нестам.

**Ақл мегүяд:** тамошон гулу гулзор кун,  
**Ишк мегүяд:** тавофи хонаи дилдор кун.  
Ақл мегүяд: бирав дар мадраса тақрор кун,  
Ишк мегүяд: ки хай-хай тарки ин гуфтор кун.  
Ақл мегүяд: бирав дар гӯшии масҷид нишии,  
Ишк мегүяд: ки мону тарки ин гуфтор кун.  
Ақл мегүяд: ки расвоият аз ҳад ҳам гузашт,  
Ишк мегүяд: хато кардӣ, ки ёди ёр кун.  
Ақл мегүяд: бихон дарсу китоби илму фан,  
Ишк мегүяд: дилу ҷон дар сарн ин кор кун.  
Мочарои ақлу ишқат ин замон аз ҳад гузашт,  
Хез, эй Хуча, тамошон гулу гулзор кун.

\* \* \*

Эй зи ишқи ту қабутар гаштаам дар осмон,  
Сӯзишат аз дил гузашту ҷо бикард дар устухон.  
Ман ба ҳуд гуфтам, ки дилро барканам аз руи ту,  
Дил ба ман гуфто, ки фурсат нест моро ин замон.

\* \* \*

Имсол баҳор омаду гул ҳуррам шуд,  
Сӯзиш ба даруни синаам маҳкам шуд,  
Эй чуран ҷон, ба ҳоли ман гиря бикун,  
Ҷон дар тани ман бисӯҳт, хокистар шуд.

### ИРФОНИ БЕНАЗИР:

Ёр чу моҳи ҷордаҳ руҳро мунаvvар кардай,  
Орази тобандаро сӯи ман бар кардай.  
Наргиси шаҳло нигоҳаш нуғи ҳанчар кардай.  
Теф абруро синони Сому Рустам кардай.  
Рағбате рӯи рақибон дориву бар ман каме,  
Дил рабудӣ аз ману бо гайр гаштӣ ҳамдаме.  
Орзуи васли ту доим, ҳамеша бар ман аст.  
Баҳри қатлам, ҳоли ҳиндуро муҳайё кардай.  
Навниҳоли қоматат зеботар аз сарви сиҳӣ,  
Қабк мегардад хичолат аз хиромат, эй парӣ,  
Тутии ширинсухангӯфторӣ, ё қабки дарӣ?  
Печу тоби зулфи ҳудро мори печон кардай.  
Андалебмонанд дорам нолаҳо шаб то саҳар,  
Ҳанчари мижгон синони Гев дар мо кардай.  
Офтоби дӯстӣ дар шуълаи руи ту нест,  
Зарраи меҳру муҳаббат дар дили сарди ту нест,  
Мисли ту нозукбадан дар Чину Мисру Рум нест,  
Шонаи шамшод бар мӯи зарафшон кардай.  
Ҳамдаму ӯлфат нагаштӣ бо ман, эй ҳурлико,  
Орзу дорам, ки бошам ёри ту, эй бевафо.

## **САИДАТТОРИ РАҲМОН (АТТОРИ):**

Ало, эй дилбари чонам, ки ман қурбони чашмонат,  
Ба дил чандин хавас дорам, бубинам руи хандонат.  
Барои ту чӣ чиз ёбам, ки ту хушируд зи ман гардӣ?  
Бибахшам тӯхфае, ё ки дихам чонро ба фармонат.  
Чу кавгон аз барон ту, дар ин кӯхсор мегардам,  
Ки то афтад ду чашмонам ба руи моҳи тобонат.  
Ба сад ҳиллаву найрангे, нишастам ман дар ин пешат.  
Ки оҳир бо ду чашмам бидидам лабу дандонат.  
Чу Аттории маистона, ки дар роҳи ту паймудаст,  
Шабе меҳмони ту бошам, нишинам руи дуконат.

六六六

Шудам ошиқ ба чашмони ту духтар,  
Шудам охир гирифтори ту духтар.  
Ту эй духтар, ба ҳоли ман бикун раҳм,  
Шудам парвонай гирди ту духтар.  
Агар рӯзе, ки як борат набинам,  
Сари роҳи ту ҳар дам менишинам.  
Ду чашмам сүн ту аз баҳри дидан,  
Туро ман орзу дорам, бигирам.  
Ту, эй духтар, ба дил раҳме дорӣ?  
Агар раҳмат бувад пешам биёй,  
Ту медонӣ гирифторат кӣ бошад?  
Гирифторат бувад Мирзо Атторӣ.

\* \* \*

## ДАВЛАТИ АБДУЛЛОЗОДАИ ВАН҆҅

(ахволашро аз «Сарояндагони Октябрь дар Бадахшони советӣ»  
Хабибов А., соли 1986, Душанбе, сах. 114—121 нигаред):

Сол аст ба ман фирмкati якрузai ии мох,  
Хун гашт дилам баҳри ту, эй шухи дилоро.  
То рафтi зи пешам ту ба сад нозу карашма.  
Хушаз сари ман рафту нагашт хеч кас огох.  
Охир зи фами ишки ту, эй зухрачабинам,  
Хоҳам равам аз пеши ту имрӯз то фардо.  
Рафт аз бари ман дилбари шириндаҳани ман,  
Овора шудам баҳри ту, эй маҳвashi барно.  
Ар кас, ки талаб созад аз ии байт мувашшах,  
Зохир шавад исми санами хонаи боло.

(ситора)

六六六

Нихоли тозагулзори баҳорӣ,  
Мисоли сабзаҳои чӯйборӣ.  
Залилам кардӣ дар назди рақибам.  
Забонам лол гашт аз дилғиғорӣ,  
Рабуда дил зи ман он шӯҳи барно,  
Ба нозу ишваву бо макру зорӣ.  
Бувад вирди забонам васфи дилдор,  
Ба ин нолоиқиву хоксорӣ.  
Яке бар ман назар созӣ, бисӯзам,  
Зи ишқат то дами мурдан ба ҳорӣ.

(Назарбибӣ)

\* \* \*

То ниқоб аз чехран гулранг боло кардай,  
Ҳамҷу булбул ошиқонро масти шайдо кардай.  
Ҷилвагоҳи хеш дар ҷашмам тамошо кардай,  
Шӯҳрате дар арсаи оғоқ пайдо кардай.  
Қиммати ҳуснат аз ия рӯ ҷанд боло кардай.

Волаи тарзи ҳирому ишва бар души туам,  
Синачоки ҳасрати субхи ғаногӯши туам,  
Чун ҳуми май аз камоли шавқ дар ҷӯши туам,  
Эй дилоромам биё, муштоқи оғӯши туам,  
Муддате моро асирони таманно кардай.

Ҳеч қас аз дастат, эй дилбар памеёбад амон,  
Кардай аз баҳри қатли ҳалқ абруро камон,  
Новаки миҷтони шӯҳат карда дилхоро ниҷон,  
Кай асар созад ба гушат волаи дилхастагон,  
Анча зулмат беҳаду ҷабру ситамҳо кардай.

Ҳаст арзи муддао якҷанд байти муҳтасар,  
Дар китобат карданам васфи ту шӯҳи бесамар,  
Ҳома аз миҷгон, сиёҳӣ кардам аз ҳуни ҷигар,  
Оқиле гар биниавад, гӯяд, ки эй Ҷавлат, нигар,  
Ин муҳаммасро ба васфаҳи хуб инишо кардай.

2004. 6. 4. 6.

# ملا پارونجی

# احوال و اشعار